

Пардохти андоз - баҳои
тамаддуниятнокии ҷомеа

№15 (1164)

Панҷшанбе,
11 апрели соли 2019

www.bojukhiroj.tj
E-mail: boju_hiroj@mail.ru

Рӯзнома аз 26 декабри соли
1998 ҷоп мешавад.

Бочу



ХИРОҶ

НАШРИЯИ КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Манбаъҳои нави андоз

Назорати камералӣ – роҳи
ошкор сохтани маблағҳои пинҳонмонда



▷ АНДОЗБАНДӢ

Пардохтҳои дигари ҳатмӣ



Ҳиссаи пардохтҳои
дигари ҳатмӣ дар
буҷети кишвар

с. 5

▷ ҚАРЗ ЗИЛЛАТ АСТ

Тартиби ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил ва аз он хориҷ кардани субъектҳои хоҷагидор

Андозсупорандагоне, ки
уҳдадориҳои андозии худро
мутобиқи Кодекси андоз
сари вақт ва пурра иҷро
намеkunанд

с. 6

▷ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ МУОСИР

Иқтидори содиротӣ

Қорҳои илмӣ дар самти
дурнамои сиёсати давлатии
сармоягузорӣ

с. 7

▷ АМАЛИЁТИ ГУРӢҲИ ҚОРӢ

Пешгирии қонуншиканиҳои андоз

Мақсад - муайян кардани
дурустии маблағҳои
изофапулӣ ва бақияи қарзи
андозҳои дар ҳисобварақаи
андозсупорандагон
мавҷудбуда

с. 9

▷ ҚОРҲОИ НАЗОРАТӢ

Истифодаи мақсадноки МНХ

Насбу истифодаи мошинҳои
назоратӣ-ҳазинавии дорои
хотираи фискалӣ



с. 10

▷ АНДОЗ ДАР ХОРИҶА

Хитой диктатураи рақамӣ бунёд мекунад

Аз соли 2020 сар карда, ҳар
як сокини Хитой рейтинг
шахсияшро мегирад, ки ба он
ҳуқуқҳо, имтиёзҳо ва озодиаш
алоқаманд мегарданд

с. 13



В России пять неналоговых платежей станут налогами

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Минфин Российской Федерации обнародовал обновленную версию
проекта закона о включении неналоговых платежей в НК РФ

с. 7

Пардохтҳои ҳатмӣ дар семоҳа

Барои кормандони Раёсати андози Вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон иҷрои нақшаи семоҳаи аввал ҳарчанд мушкил буд, аммо дар натиҷаи андешидани тадбирҳои судманд, дурнамои семоҳаро 107 фоиз иҷро намуданд.



Илова бар нақша ба буҷети маҳаллӣ 1 миллиону 940 ҳазору 182 сомонӣ ворид гардид. Одатан дар се моҳи фасли зимистон бар асари сардии ҳаво аксарияти ширкатҳои сохтмонӣ фаъолияти худро муваққатан қатъ карда, кори соҳибкоре, ки ба тиҷорат машғуланд, ба сабаби роҳбандиҳо бо сахтӣ пеш меравад. Ин ҳама омилҳо, табиист, ки ба иҷрои нақшаи ҷамъовариҳои андоз таъсири манфӣ мерасонад. Ба гуфтаи сардори Раёсати андози вилоят Уқбол Доди-хуоев то даҳаи дуюми моҳи феврал аксари нозиротҳои андози шахро ноҳияҳои вилоят аз иҷрои нақшаи семоҳа каме қафо монданд, аммо сарфи назар аз ин то даҳаи дуюми моҳи март вазъият ба кӯлӣ тағйир ёфт. Сӯҳбату мулоқот ва машварату омӯзишҳои пайваста бо соҳибкорон имконият дод, ки теъдоди андозсупорандагони боинсоф рӯ ба афзоиш ниҳад. Ба соҳибкоре, ки ба истехсоли маҳсулот ё корҳои сохтмонӣ сари кор доштанд, дар ҳалли баъзе мушкилоти идоравӣ маслиҳат ва кӯмаки амалии худро расонданд. Барои баланд бардоштани маърифати андозсупоранда, қабл аз ҳама, бояд онҳо аз ҳуқуқи уҳдадорӣ худ дар назди буҷет огоҳ бошанд.

Албатта, ҳанӯз ҳам баъзе аз андозсупорандагон ба моҳияту аҳамияти андоз дар ҳаёти иқтисодию иҷтимоии кишвар ба ҳубӣ сарфаҳм на-рафтаанд ё агар дарк карда бошанд ҳам, аз супурдани андоз сарпечӣ мекунанд. Чунин андозсупорандагон мутобиқи қонун ба муҷозоти маъмурӣ кашида мешаванд. Дар давоми се моҳ 57 нафар аз бахши хусусию давлатӣ ба қонуншиканӣ роҳ доданд, ки дар натиҷа ба маблағи 53 ҳазору 415 сомонӣ ҷарима шуданд. Ба ғайр аз ин, бо мақсади сари вақт пардохт накардани бақияпулиҳои андоз суратҳисобҳои бонкии 11 андозсупоранда ба маблағи 1906260 сомонӣ аз амалиёт боздошта шуда, аз ин ҳисоб, ба буҷет 360687 сомонӣ ворид шуд. Илова бар ин, дар давоми се моҳ 267 коргари киро ба қайд гирифта шуданд ва аз ҳисоби онҳо 143818 сомонӣ ба буҷет ворид гардид.

Айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар иншооти давлатию бахши хусусӣ оғоз ёфта, барои соҳибкорон низ имконияти тавсияи ҳарчи бештари фаъолиятҳои шароити муосир фароҳам омад. Табиист ки ин омилҳо барои иҷрои нақшаи семоҳаи дувум ва ғанисозии буҷети маҳаллӣ имконияти бештар фароҳам меорад.

Довари БОВАР

Нишондодҳои назаррас

Дар се моҳи аввали соли 2019-ум кормандони Нозироти андоз дар ноҳияи Шамсиддин Шохин ба натиҷаҳои назаррас ноил гардид, нақшаи ҳама гуна андозҳоро ба андозаи 104 фоиз таъмин намуданд. Ба ҷойи 2059201 сомонӣ ба буҷети давлатӣ 2 млн. 133 ҳазору 374 сомонӣ ворид карданд, ки нисбат ба нақшаи пешбинишуда 74 ҳазор сомонӣ зиёд мебошад.



Сардори нозироти андози ноҳия Юнус Кабиров зикр кард, ки дар се моҳи аввали соли 2019-ум 12 адад хоҷагии деҳқонӣ ба қайди давлатӣ гирифта шуда, ҳамчун андозсупоранда ба андозбандӣ ҷалб гардиданд. Дар ин давра 4 соҳибкор тибқи патент ва 3 нафар соҳибкор тибқи шаҳодатнома ба қайди давлатӣ гирифта шуда, бо ҳуҷҷати соҳибкорӣ таъмин шуданд. Мавсуф, ҳамчунин, иброд дошт, ки айни замон дар ҳудуди ноҳия 2240 адад хоҷагии деҳқонӣ

ҳамчун андозсупоранда фаъолият мекунанд. Кормандони мақомоти андози ноҳия дар ин давра бо мақсади дарёфти сарчашмаҳои нави андозбандӣ дар фаъолияти андозсупорандагон корҳои назоратӣ фаҳмондадиҳӣ гузарониданд.

Феълан, дар ноҳия 184 соҳибкор тибқи патент ва 46 соҳибкор тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда ба қайд гирифта шудааст. Ҷиҳати кам кардани бақияпулиҳои қарзи андоз дар

семоҳаи аввал ба 74 нафар андозсупоранда огоҳнома ирсол шуда, аз ин ҳисоб 900 ҳазор сомонӣ маблағи андоз ба буҷет пардохт гардидааст.

Зикр кардан бамаврид аст, ки дар семоҳаи аввали соли 2019 дар фаъолияти 4 андозсупоранда назорати камералӣ гузаронида шуд. Дар натиҷа, маблағи 10 ҳазор сомонӣ кам ҳисоб кардан ва пинҳонкунии андозҳо ошкор ва он ғурра ба буҷет таъмин гардид.

Таъмини босифат

Кормандони Нозироти андози шаҳри Кӯлоб семоҳаи аввали соли 2019-ро бо натиҷаҳои ҷашмрас ҷамъбаст намуданд.

Тавре аз Нозироти андози шаҳри Кӯлоб иттилоъ доданд, дар ҷамъбасти семоҳаи аввали соли 2019-ум нақшаи андозҳо ба андозаи 108,7 фоиз таъмин гардид. Ба ҷойи 18393978 сомонӣ нақшаи пешбинишуда ба буҷети давлатӣ 19985936 сомонӣ ворид шуд.

Сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ бо шахсони ҳуқуқии шӯъбаи хизматрасонӣ бо андозсупорандагони Нозироти андози шаҳри Кӯлоб, Парвиз Шарипов зикр кард, ки дар ин давра ҳангоми гузаронидани корҳои назоратӣ 47 ҳолати ҳуқуқвайронкунии андозсупорандагон ошкор гардид, дар фаъолияти 10 андозсупоранда ба маблағи 35 ҳазору 200 сомонӣ харида назоратӣ гузаронида шуд. Кормандони нозироти андози шаҳри Кӯлоб бо мақсади дарёфти сарчашмаҳои нави андозбандӣ дар фаъолияти андозсупорандагон санҷишҳои амалиётӣ ва корҳои назоратӣ фаҳмондадиҳӣ гу-

зарониданд. Натиҷаи корҳои назоратӣ ошкор кард, ки ҳоло ҳам дар шаҳри Кӯлоб андозсупорандагоне ҳастанд, ки аз пардохти маблағи андоз саркашӣ намуда, даст ба ҳуқуқвайронкунии андозӣ мезананд. Дар ҳамин давра ҳангоми гузаронидани корҳои назоратӣ 10 ҳолат бе қайди мақомоти андоз ба фаъолияти соҳибкорӣ ғайриқонуни машғул гардидани андозсупорандагон ошкор шуд. Дар натиҷа, онҳо

бо ҳуҷҷати соҳибкорӣ таъмин ва ҳамчун андозсупоранда ба қайди давлатӣ гирифта шуданд.

Айни замон дар шаҳри Кӯлоб 5 ҳазору 381 андозсупоранда ба қайд гирифта шуда, аз ин рақам 1904 адад хоҷагии деҳқонӣ, 102 адад кооперативи тиҷоратӣ, 1789 соҳибкори тибқи патент фаъолияткунанда ва 581 соҳибкор тибқи шаҳодатнома

фаъолияткунанда ба қайд гирифта шуданд. Зикр кардан бамаврид аст, ки танҳо дар се моҳи аввали соли ҷорӣ аз тарафи Нозироти андоз дар шаҳри Кӯлоб дар фаъолияти 30 андозсупоранда назорати камералӣ гузаронида шуд, ки дар натиҷа, 809 ҳазор сомонӣ кам ҳисоб кардан ва пинҳонкунии андозҳо ошкор гардид.

Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб



НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей расширился на 153 модели

Сейчас в этом списке находится 1193 модели авто

Минпромторг увеличил перечень автомобилей, на которые распространяется повышенный транспортный налог, сообщает газета «Коммерсантъ».

Опубликованный в феврале 2019 г. список авто, владельцы которых обязаны платить повышенный транспортный налог, стал больше на 153 позиции — с

1040 до 1193 моделей. У некоторых марок одни модели вышли из категории облагаемых повышенным налогом, другие добавились в перечень, а третьи

изменили категорию.

Автомобили разделены на категории в зависимости от их стоимости: от 3 млн до 5 млн руб. (576 авто), от 5 млн до 10 млн руб. (447 авто), от 10 млн до 15 млн руб. (97 авто) и дороже 15 млн руб. (73 авто). Для машин стоимостью 3–5 млн руб. коэффициент составляет 1,1–1,5.; от 5–10 млн руб. — коэффициент 2; от 10–15 млн руб. и дороже 15 млн руб. — коэффициент 3.

<http://taxpravo.ru>

Қонуншиканиҳо дар кошоноҳои ҳусн

Имрӯз кормандони мақомоти андози кишвар корҳои фаҳмондадихӣ ва назоратиро миёни соҳибкорон хубтар ба роҳ мондаанд. Яке аз чунин корҳои назоратӣ гузаронидани санҷиши амалиёти андоз ба ҳисоб меравад, ки ҳадафи он боз ҳам хубтар ба роҳ мондани фаъолияти соҳибкорон ва пешгирии қонунвайронкуниҳои андоз аз тарафи андозсупорандагон мебошад.

Санҷишҳои андоз, асосан, бо мақсади пешгирии қонунвайронкуниҳои андоз, бартараф намудани камбудҳои ҷойдошта, таъмини воридоти саривақтии маблағи андози дар рафти санҷиш ошкоршуда ва анҷом додани корҳои фаҳмондадихӣ ҷиҳати минбаъд ба қонунвайронкуниҳои андоз роҳ надодани андозсупорандагон гузаронида мешаванд. Имрӯз корҳои назоратӣ ҳамчун яке аз самтҳои муҳим ва назарраси фаъолияти мақомоти андоз, ҳамеша дар мадди назари роҳбарияти Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад.

Натиҷаи корҳои назоратӣ шаҳодат медиҳад, ки агарчи маданияти андозсупории андозсупорандагон нисбат ба даврони қаблӣ беҳтар гардида, сатҳи қонунвайронкуниҳои андоз нисбатан коҳиш ёфтааст, аммо ҳоло ҳам корҳои назоратӣ дар фаъолияти андозсупорандагони алоҳида қонунвайронкуниҳои андозро ошкор менамояд. Ин аст, ки Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон кӯшиш намуда истодааст, ки фарҳанги андозсупории андозсупорандагон баланд гардад. Инчунин, онҳо бо ҳисси масъулиятшиносӣ андозҳои давлатиро бетаъхир пардохт намоянд.

Мутаассифона, чуноне ки раванди корҳои таҳлилий ва назоратии Кумитаи андоз нишон медиҳад, як гурӯҳи муайяни андозсупорандагон аз ин сабӯкӣ ва имтиёзҳои андозӣ сустифода намуда, ба пинҳонкунии манбаҳои андозбандӣ, пурра ва сари вақт пардохт накардани андозҳо, дуруст ва ба таври пурра нишон надодани натиҷаҳои фаъолияти иқтисодии худ ё ва ӯму-ман, беқайд дар мақомоти андоз машғул гардидан ба фаъолияти соҳибкорӣ даст зада истодаанд.

Гурӯҳи корӣ, ки дар асоси Амрномаи Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади гузаронидани санҷиши амалиёти андоз ба ноҳияҳои Исмоили Сомонӣ ва Шоҳмансури шаҳри Душанбе сафарбар гардид, ҳангоми гузаронидани амалиёт 18 андозсупорандаро бо ҳуҷҷати соҳибкорӣ ва ду андозсупорандаро бо мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои таҷҳизоти интиқолдиҳандаи электронӣ (МНХ-и дорои ТИЭ) таъмин намуд.

Тавре роҳбари Гурӯҳи корӣ - мутахассиси пешбари Раёсати санҷиши андозҳои Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Аҳлиддин Раҷабов иттилоъ дод, гурӯҳ дар муддати фаъолияти худ дар ҳудуди кӯчаҳои Садриддин Айнии

ноҳияи Шоҳмансур ва хиёбони Рӯдакии ноҳияи Исмоили Сомонӣ фаъолияти 48 кошонои ҳусн, ки 151 андозсупорандаро (аз ҷумла, 3 шахси ҳуқуқӣ, 4 соҳибкори инфиродӣ, 57 нафар шахси воқеӣ ва 86 нафаре, ки бо патент фаъолият мекунад) дар бар мегирифт, таҳти санҷиши амалиётӣ қарор дода, дар фаъолияти онҳо ҳолати риоя нагардидани талаботи

корҳои фаҳмондадихӣ гузаронида шуд.

Дар рафти гузаронидани санҷиши амалиётӣ 57 ҳолати бидуни қайд дар мақомоти андоз ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул гардидани шахсони воқеӣ, 3 ҳолати аз ҷониби андозсупорандагон дар ҳисобот нишон надодани 18 нафар коргари кироя ва кам нишон додани музди меҳнати онҳо



қонунгузории андозро муайян намуд. Аз ҷумла, бидуни қайд дар мақомоти андоз машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ, бе шартномаи меҳнатӣ ба кор ҷалб намудани коргарони кироя, кам нишон додани даромади андозбандишаванда, риоя накардани талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро “Дар бораи тартиби истифодабарии МНХ-и дорои хотираи фискалӣ” аз 02.05.2013, №210 ошкор намуд. Дар натиҷа, нисбати онҳо протоколҳои маъмури тартиб дода, барои ислоҳи камбудҳои

ошкор шудааст. Бо гузаронидани корҳои фаҳмондадихӣ аз тарафи андозсупорандагон эълонияи иловагӣ мустақилона аз манбаи 107 ҳазор сомонӣ ба маблағи 64,3 ҳазор сомонӣ (аз ҷумла, андоз аз даромад 36,6 ҳазор сомонӣ, андозии иҷтимоӣ 4,2,0 ҳазор сомонӣ) пешниҳод карда шуда, тибқи тартиби муқарраргардида коргарони кироя дар нозироти андоз бақайд гирифта ва бо шартномаҳои меҳнатӣ таъмин гардиданд.

Манбаъ иттилоъ дод, ки дар рафти санҷиш нисбати 57

андозсупоранда барои вайрон намудани қонунгузории андоз ба маблағи 127,0 ҳазор сомонӣ протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмури тартиб дода шуда, пардохти 57,0 ҳазор сомонии он ба буҷет таъмин шуд.

Ҳамзамон, аз тарафи Гурӯҳи корӣ 2 ҳолати беқайд дар мақомоти андоз ба ҷора додани амволи ғайриманқул аз тарафи шахсони воқеӣ ошкор гардид. Аз манбаи 25,5 ҳазор сомонӣ ба маблағи 3,4 ҳазор сомонӣ андоз аз даромади шахсони воқеӣ ҳисоб шуда, пардохти он ба буҷет таъмин гардид. Ҳамчунин, онҳо ҳамчун иҷорадиҳандаи объектҳои ғайриманқул дар мақомоти андоз ба қайд гирифта шуданд. Инчунин, муайян гардид, ки 18 шахси воқеӣ бидуни қайд дар мақомоти андоз ба фаъолияти соҳибкории ғайриқонунӣ машғул гардидаанд, ки дар натиҷа, Гурӯҳи корӣ нисбати 53 нафари он бо дастрасии моддаи 617 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмури Ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмури тартиб дод. Ҳамзамон, онҳо бо ҳуҷҷати соҳибкорӣ таъмин шуданд.

Гурӯҳи корӣ дар давоми фаъолиятҳо дар натиҷаи корҳои фаҳмондадихӣ ба маблағи 232,1 ҳазор сомонӣ андозҳои иловагиро ҳисоб намуд, ки аз ин 91,2 ҳазор сомонӣ ба буҷет таъмин шудааст ва барои таъмини пардохти андозҳои боқимонда чораҷӯӣ идома дорад.

Хулоса, чуноне аз таҳлил ва корҳои назоратӣ нисбати андозсупорандагон бармеояд фарҳанги андозсупории андозсупорандагон ҳанӯз ҳам дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. Аз ин рӯ, мақомоти андоз пайваста кӯшиш менамояд, ки бо роҳи гузаронидани корҳои фаҳмондадихӣ ва гузаронидани семинар-машваратҳо фарҳанги андозсупории андозсупорандагонро баланд бардорад. Андозсупорандагонро низ зарур аст, ки қонунгузории андозро дуруст риоя намоянд.

Мазҳаб ҶУМЪА

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Лукашенко расказал, какие иностранные инвестиции нужны в Беларуси



Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом города Барановичи и Барановичского района сделал ряд заявлений касательно того, какие в стране на современном этапе нужны иностранные инвестиции, передает корреспондент БЕЛТА.

«Прошло то время, когда мы бросались на любые иностранные инвестиции. Одно дело, когда приходит к тебе

инвестор и работает в тех же условиях, что работают “Атлант”, БелАЗ, МАЗ и так далее. Когда он пришел, вложил деньги, платит налоги, зарплату... Совсем другое, когда он приходит, требует определенных льгот и ничего, кроме зарплаты людям, не платит. Наверное, уже таких инвесторов особо за руку тащить не надо. За исключением, если это новейшие технологии, которых у нас нет», — заявил глава

государства.

«Нам нужны инвестиции, которые будут на пользу нашим людям и нашему государству в виде добавленной стоимости, которая останется у нас, чтобы была прибыль, были налоги, чтобы предприятие развивалось. Не просто бросаться на какую-то копейку. Он (инвестор. — Прим. БЕЛТА) привезет, разместит производство и все, что здесь получит, вывезет, не заплатив ни копейки налогов. Поэтому инвестиции инвестициям рознь», — добавил Александр Лукашенко.

Источник: <https://news.mail.ru/politics/36713136/>

16 март дар Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки сардори Раёсати ташкили андозбандии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шамсулло Кабирзода, сардори шуъбаи ташкили андозбандӣ аз рӯи низомҳои махсус ва амволи Раёсати ташкили андозбандӣ Собирҷон Исоев ва шахсони воқеие, ки ҳамчун иҷорадиҳандаи молу мулк дар шаҳри Душанбе фаъолият мекунанд, семинар – машварат баргузор гардид.

Шарҳу тавзеҳи қонунгузории андоз



Дар семинар – машварат нишондиҳандаҳои самти фаъолият доир ба дурустии ҳисоб ва пардохти маблағи андоз аз даромад аз ҳисоби иҷораи молу мулк, пурра нишон додани даромадҳои андозбандишаванда, рафти корҳои назоратии мақомоти андоз дар ин самт ва моҳияти қонунгузории андоз дар мавриди андозбандии иҷорадиҳандагони молу мулк мавриди баррасӣ қарор гирифт. Инчунин, дар семинар – машварат ба иштирокчиён тартиби бақайдгирӣ ва азқайдбарории шахсони воқеӣ ба сифати иҷорадиҳандаи молу мулк дар мақомоти андоз, дар доираи хизматрасониҳои Кумитаи андоз пешниҳоди ариза дар шакли электронӣ аз ҷониби иҷорадиҳандагони молу мулк шарҳу тавзеҳ дода шуд.

Сардори Раёсати ташкили андозбандии Кумитаи андоз Шамсулло Кабирзода гуфт, ки мақомоти андоз бо мақсади таъмини шаффофияти пардохти маблағи андозҳои гузаронидани семинар - машваратҳоро оид ба соҳаҳои гуногуни фаъолият ба нақша гирифтааст. Зикр шуд, ки гузаронидани чунин семинар - машваратҳо ба соҳаҳои гуногуни фаъолият аз ҷумла, шахсони воқеие, ки ҳамчун иҷорадиҳандаи молу мулк ба

қайд гирифта шудаанд ё фаъолияти мазкурро амалӣ менамояд, пеш аз ҳама, ба таъмини риояи қонунгузории андоз, ҳалалдор насохтани фаъолияти онҳо ва ҳамзамон, баланд бардоштани сатҳ ва сифати хизматрасонӣ таъсири мусбат мерасонад.

Дар рафти чаласа, Ш. Кабирзода оид ба натиҷаи таҳлилҳои мақомоти андоз нисбати эъломияҳои андоз аз даромад барои иҷорадиҳии амвол аз ҷониби андозсупорандагон пешниҳодгардидаро мавриди муҳокима қарор дода, қайд кард, ки ҳоло ҳам қисми зиёди андозсупорандагон дар эъломияҳои ба мақомоти андоз пешниҳоднамудаашон даромади воқеан бадастовардашуда ва масоҳатҳои объектҳои ба иҷорадодаи худро нишон наmedиҳанд ва шумораи иҷорагирандагони молу мулкро низ кам нишон медиҳанд. Инчунин, аз ҷониби баъзе иҷорадиҳандагони молу мулк эъломияҳои андозҳои пешниҳод ва пардохти маблағҳои сари вақт ба буҷет таъмин намегардад ва шартномаи иҷораро дар мақомоти андоз муддатҳои тӯлонӣ ба қайд намегиранд. Ҳайр аз ин, бе бастани шартномаи иҷора фаъолияти соҳибкории худро ба роҳ мемонанд, ки дар натиҷа, боиси аз андозбандӣ

дур мондани манбаи андоз мегардад.

Қайд гардид, ки таҳлилҳои гузаронидашуда аз рӯи ҳисоботе, ки андозсупорандагон ба мақомоти андоз пешниҳод кардаанд, нишон медиҳанд, ки андозсупорандагон маблағи иҷорапулии объектҳои худро дар эъломияҳои андозӣ кам нишон медиҳанд. Таҳлили ҳисоботи андозсупорандагони ба фаъолияти иҷорадиҳии амвол машғулбуда дар шаҳри Душанбе дар соли 2018 нишон медиҳад, ки гарчанде тамоми андозсупорандагон дар ин соҳа як хел фаъолият доранд, аммо нишондиҳандаҳои гуногунанд. Қисми зиёди андозсупорандагон маблағи иҷорапулиро ночиз, ҳатто аз 2 то 10 сомонӣ барои як метри мураббаи масоҳати объектҳои ғайриманқул нишон додаанд. Ҳол он ки тибқи таҳлилҳои анҷомдодашуда, маблағи миёнаи иҷорапулӣ ва мактуби тавсиявии Кумитаи андоз барои як метри мураббаи объектҳои ғайриманқули ба иҷорадодашуда дар шаҳри Душанбе аз 30 то 65 сомонӣ ва зиёда аз онро ташкил медиҳад.

Тавре аз таҳлил ва корҳои назоратӣ дар маҳалҳо вобаста ба баҳисобгирӣ ва бақайдгирии иҷорадиҳандагони молу мулк бармеояд, дар аксар ҳолатҳо аз ҷониби андозсупорандагон

ба мансубияти молу мулк ва муносибати шахсони воқеӣ ва шахсони ҳуқуқӣ аҳамияти зарурӣ дода намешавад ва дар ин ҳусус миёни соҳибмулкони ва истифодабарандагон, муассисони шахсони ҳуқуқӣ ва ҷамъиятҳои шартномаи иҷора баста нашудааст.

Масалан, чуноне муайян шуд, дар ноҳияи Фирдавсӣ шаҳрванд Субҳон Маҷидов ҳамчун муассиси ягона дар ҶДММ “Ҳамадонӣ М-73” баромад карда, молу мулки худро дар кӯчаи Деҳотӣ, ҳонаи 11/15 барои истифодабарӣ ба ҷамъияти мазкур додааст. Байни муассис ва ҷамъият шартнома баста нашудааст, вале дар қисмати хароҷоти тавозуни муҳосибӣ хароҷот вобаста ба иҷораи молу мулк дарҷ шудааст. Дар натиҷа, дар фаъолияти соҳибмулк аз маблағи умумии дар қисмати хароҷот нишондодаи ҷамъият ба маблағи 14859 сомонӣ андоз аз даромад ҳисоб ва ӯ ҳамчун иҷорадиҳандаи молу мулки ғайриманқул ба қайд гирифта шуд.

Шамсулло Кабирзода афзуд, ки мушкилии дигаре, ки боиси ташвиши мақомоти андоз гардида истодааст, пурра нишон надодани даромади андозбандишаванда мебошад. Тибқи таҳлилҳои анҷомдодаи мақомоти андоз маблағи

иҷорапулӣ барои як метри мураббаъ масоҳати объектҳои ғайриманқули ба сифати биноҳои тиҷоратӣ истифодашаванда дар шаҳри Душанбе 25,6 сомонӣ, хонаҳои истиқоматӣ 32,7 сомонӣ ва дигар объектҳо 31,5 сомонӣ рост меояд, ки аз ҳақиқат дур аст.

Мавсуф, ҳамчунин, қайд намуд, ки Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон шароит фароҳам оварда истодааст, ки тамоми хизматрасониҳои худро бо андозсупорандагон пурра тариқи электронӣ ба роҳ монанд то ки пеши роҳи қонуншиканиҳои гирифта шавад. Зикр шуд, ки истифодаи шакли хизматрасонии электронӣ ва ҳисобаробаркунӣ байни мақомоти андоз ва шаҳрвандон нишони масъулиятшиносӣ ва фарҳанги баланди хизматрасонист.

Қайд гардид, ки бо мақсади сарфаи вақти кории андозсупорандагон ва дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани маъмурикунонии андоз аз даромад, ташкили маҳзани ягонаи иҷорадиҳандагони молу мулк, инчунин, оид ба сари вақт ва дуруст дар ҳисобварақаи андозсупорандагон дарҷ намудани маблағҳои ҳисобшавандаи андоз аз даромад дар мақомоти андоз барномаи алоҳидаи компютерӣ таҳия ва мавриди истифода қарор гирифтааст. Таваққути барномаи компютери мазкур андозсупорандагон ва иҷорадиҳандагон имкон доранд дар шакли электронӣ молу мулки ба иҷорадодаи худро ба қайд гирифта, эъломияи андозро пешниҳод ва маблағи андозро пардохт намоянд. Ҳамзамон, барои андозсупорандагоне, ки чунин имкониятро надоранд, бақайдгирии объектҳои молу мулки ба иҷорадодашуда аз ҷониби кормандони мутасаддии мақомоти андоз сурат мегирад.

Дар интиҳо, кормандони мақомоти андоз ба суолҳои иҷорадиҳандагони молу мулк посухҳои мушаххас додаанд. Аз андозсупорандагон даъват ба амал оварда шуд, ки минбаъд дар фаъолияти худ ба қонуншиканиҳои андоз роҳ надиҳанд ва фарҳанги андозсупории худро баланд бардоранд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 апреля



Некоторые виды сигарет дорожают в Беларуси с 1 апреля, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

Так, среди сигарет ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» на 10 копеек дорожают «Фэст Compact» и «Фэст Compact 7», Minsk City и Minsk Capital, Matrix Blue, Portal One. На 5 копеек дорожке будут Kent Double Mix,

Kent Feel, Kent Feel Aroma, Kent Feel Aurum.

Что касается продукции ООО «Табак-инвест», то подорожают сигареты марок Camel Blue (на 19 копеек), Winston Silver (на 13 копеек). На 2 копейки станут дороже сигареты Sobranie Blue, Sobranie Gold, Sobranie Compact Blue, Sobranie Compact Gold, Sobranie Refine Black, Sobranie Refine Silver, Sobranie Blacks, Sobranie Evolve.

Из сигарет, ввозимых компаниями «Беларусьторг», на 5 копеек дорожают Kent Double Mix, Kent Mix Red Breeze. «Энерго-Ойл» не будет повышать цены на продукцию.

Белорусские производители и импортеры сигарет имеют право ежемесячно декларировать максимальные розничные цены на табачные изделия.

Источник: <https://news.mail.ru/politics/36763730/>

Пардохтҳои дигари ҳатмӣ

Дар баробари андозҳое, ки дар Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ шудаанд, саҳми пардохтҳои дигари ҳатмӣ низ дар ғанӣ гардондани буҷети кишвар назаррас аст.

Асосҳои ҳуқуқӣ, намудҳои пардохтҳои ҳатмӣ, супорандагон, тартиби ҳисоб ва пардохт намудани пардохтҳои дигари ҳатмиро ба буҷет қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» аз 28.07.2006, №197, «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» аз 17.05.2004, №37, «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ» аз 02.08.2011, №751 ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда» аз 02.11.2007, №546 ва «Оид ба тасдиқи Низомнома дар бораи хусусиятҳои иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» аз 03.04.2007, №172 ба танзим медароранд.

Пардохтҳои дигари ҳатмӣ тибқи қонун пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷети давлатӣ ба ҳисоб мераванд, ки дар муносибат ба супорандагони он аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ ягона амали аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ба анҷом расонида мешавад, ҳуқуқҳои муайян барои амалисозии вазифаҳои мушаххас пешниҳод мегардад ё ба шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии манфиатдор иҷозати истифода кардани захираҳои табиӣ ва дигар захираҳои мавҷуда дода мешавад.

Пардохтҳои дигари ҳатмӣ: - хироҷ пардохти ҳатмӣ буда, ба буҷети давлатӣ барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ситонида мешавад; - пардохтҳо, пардохтҳои ҳатмӣ барои иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда.

Супорандагони пардохтҳои дигари ҳатмӣ шахсони воқеӣ ва ҳуқуқие ба ҳисоб мераванд, ки тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет», уҳдадориҳои супоридани пардохтҳои дигари ҳатмӣ муқарраршударо ба зимма доранд.

Мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» пардохтҳои дигари ҳатмӣ аз пардохтҳои ҳатмӣ умумиҷумҳуриявӣ ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ маҳаллӣ иборат буда, тибқи номгӯӣ ба буҷетҳои дахлдор пардохт ме-



шаванд, ба истиснои пардохтҳои ҳатмӣ муқарраршуда оид ба истифодаи ҳифзи муҳити зист, ки ба суратҳисоби махсуси мақомоти ваколатдор ворид карда мешавад (ҚҶТ аз 19.05.2009, №520).

Меъёрҳои пардохтҳои ҳатмӣ, тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқ намудани меъёрҳои хироҷҳо барои анҷом додани амалҳои аз ҷиҳати ҳуқуқӣ муҳим ва пардохтҳо барои додани иҷозат оид ба истифодаи захираҳои табиӣ ё дигар захираҳои мавҷуда» аз 02.11.2007, №546 тасдиқ ва муқарраргардида, аз соли 2007 инҷониб амал мекунанд, ки тибқи талаботи қарори зикргардида ин меъёрҳо барои солҳои оянда бо меъёрҳои амалкунандаи соли қорӣ аз ҳисоби 0,7 пункти фоизӣ ба ҳар пункти фоизи амалан бавуҷудодади сатҳи тававрум тибқи нишондиҳандаҳои соли қорӣ муайяншаванда индексатсия мешаванд.

Дар баробари ин, меъёрҳои хироҷҳои иҷозатномадиҳӣ ва иҷозатдиҳӣ, ки тибқи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадиҳӣ ба баъзе намудҳои фаъолият» (аз 17.05.2004, №37) ва «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ» (аз 2.08.2011, №751) муайян шудааст, дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи нишондиҳандаҳои барои ҳисобҳо» бо нишондиҳандаҳои барои ҳисобҳо ба назар гирифта шуда, ҳар сол меъёри он, маъмулан, дар «Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Буҷети давлатӣ барои соли дахлдор бо дарназардошти сатҳи беқурбшавии асъори миллий, ки барои соли дахлдор пешбинӣ мегардад, муайян мешавад.

Мақомоти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет»

пардохтҳои дигари ҳатмиро ба буҷет анҷом медиҳанд, мақомоти ваколатдор ба ҳисоб мераванд. Моддаи 28 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ин гуна мақомотро ҳамчун агенти андоз эътироф намуда, масъулияти ҷамъоварӣ ва ҳисоб намудани дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷетро ба зиммаи онҳо вогузор менамояд.

Муқаррар намудани хироҷи пардохтҳои нав, инчунин, тағйир додан ё бекор намудани хироҷи пардохтҳои амалкунанда танҳо бо пешниҳоди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳи ворид намудани тағйири иловаҳо ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ ба буҷет» анҷом дода мешавад.

Агар қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигарро пешбинӣ накарда бошад, талабот барои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии хориҷӣ, инчунин, шахсони бешаҳрванд (оид ба супо-

ридани дигар пардохтҳои ҳатмӣ) бо ҳамон тартибе мебошад, ки барои шахсони ҳуқуқӣ ва воқеии Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст.

Дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи дигар пардохтҳои ҳатмӣ», пардохтҳои ҳатмӣ ба 28 намуд ҷудо шудаанд:

1) пардохтҳои ҳатмӣ и умумиҷумҳуриявӣ:

- хироҷ барои бақайдгирии давлатии воситаҳои радиоэлектронӣ ва дастгоҳҳои баланд басомад;

- хироҷ барои бақайдгирии давлатии киштиҳои ҳавоии граждани;

- хироҷ барои бақайдгирии давлатии аэродромҳо ва фурудгоҳҳои ҳавой;

- хироҷ барои бақайдгирии давлатии маводи доруворӣ;

- хироҷ барои ҳаракати воситаҳои нақлиёти автомобилҳои хориҷӣ дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- хироҷ барои додани иҷозати истифодаи спектрирадио басомад;

- хироҷи консулӣ;

- хироҷ барои додани ширносномаи шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон;

- хироҷи иҷозатномадиҳӣ;

- пардохт барои истифодаи спектрирадио басомад;

- пардохт барои амалҳои марбут ба ҳифзи ҳуқуқи объектҳои моликияти саноатӣ;

- пардохт барои ифлос кардани муҳити табиӣ зист ва дигар намудҳои таъсири зарарнок ба он;

- пардохт барои истифодаи объектҳои олами ҳайвонот;

- пардохт барои истифодаи ҷангал;

- пардохт барои истифодаи объектҳои олами наботот;

- пардохт барои додани иҷозати истифодаи воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира; (ҚҶТ аз 09.01.2010, №578);

- пардохт аз фоидаи соф; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1368);

- пардохт барои сӯғуртаи ҳатмӣ; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1368);

- пардохт барои маркаҳои аксизӣ; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1368);

- пардохт барои додани сертификатҳо аз ҷониби мақомоти стандартизатсия, метрология, сертификатсия ва но-зироти савдо; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1368);

- пардохт барои иҷрои корҳои оид ба додани шаҳодатнома барои воридоти гази моеи карбогидрид; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1368);

- пардохт аз ҳисоби ҷаримаҳои судӣ ва дигар ҷаримаҳои муҷозоте, ки мақомоти давлатии дигар татбиқ менамоянд; (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1368);

- пардохт аз ҳисоби маблағҳои махсуси ташилоту муассисаҳои буҷетӣ (ҚҶТ аз 14.11.16 с., №1368).

2) пардохтҳои ҳатмӣ маҳаллӣ:

- хироҷ барои амалҳои бозрасии давлатии автомобилӣ;

- хироҷ барои амалҳои бозрасии назорати давлатии техникаи кишоварзӣ;

- хироҷ барои бақайдгирии давлатии ҳуқуқ ба амволи ғайриманқул ва аҳдҳо бо он;

- хироҷ барои бақайдгирии давлатии киштиҳои дарёгарди хурдҳаҷм;

- пардохт барои ҷойгир намудани рекламаи берунӣ.

Ҳамзамон, дар ҳамбастагӣ бо хироҷи иҷозатномадиҳӣ Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ» (02.08.2011, №751) қабул шудааст, ки дар он барои додани иҷозат, низ хироҷи иҷозатдиҳӣ муқаррар гардидааст.

Ҷамолиддин ЗОКИРЗОДА,
сармутахассиси Раёсати андоз
дар шаҳр Душанбе

Фирдавси АБДУРАҲМОН,
«Боҷу хироҷ»

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Огромные налоги: в Молдове побит рекорд по сборам в госбюджет страны

Лица, которые не подали декларацию до 25 марта, будут оштрафованы.

В Государственной налоговой службе Молдовы зафиксировали рекордное поступление сборов в национальную казну.

Как заявил министр финансов республики Ион Кику, налоговикам удалось собрать 675 миллионов леев, в прошлом году этот показатель со-

ставлял 510 миллионов леев.

Напомним, 25 марта истек срок представления декларации о подоходном налоге за 2018 год для юридических лиц, физических лиц, занимающихся предпринимательской

деятельностью, и индивидуальных предпринимателей. Лица, которые не подали декларацию в установленный срок, будут оштрафованы.

Источник:
<https://news.mail.ru/politics/36763730/>



ТАШВИШ

ё Чаро бақияи қарзи андозҳо дар ноҳияи Темурмалик меафзояд?

Бақияи қарзи андоз имрӯз яке аз масъалаҳои доғи рӯз ба шумор рафта, ҳамагонро ба ташвиш овардааст. Дар ноҳияи Темурмалик ин масъала ҳачун масъалаи ҳалношуда боқӣ мондааст. Бақияпулиҳои қарзи андоз дар ин ноҳия ба 8 миллиону 961 ҳазору 800 сомонӣ расидааст.

Сардори нозироти андози ноҳияи Темурмалик Каримов Маҷиддин мегӯяд, ки бештари бақияпулиҳои қарзи андоз аз соли 2012 то ба имрӯз расидааст аксари қарздорон кооперативҳои тиҷоратӣ ва ташкилоту корхонаҳои давлатӣ мебошанд.

Дар рӯихате, ки аз нозироти андоз дар ноҳия ба мо пешниҳод намуданд, номи 8 кооперативи тиҷоратӣ ва 5 идораи давлатӣ дарҷ гардидааст, ки дар назди бучети давлатӣ маблағи калони қарзи андоз доранд. 89 Ҷоиза нақшаи андозии ноҳияи Темурмаликро корхонаҳои дар боло зикршуда ташкил медиҳанд. Пас, чаро масъулони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи Темурмалик боре сари ин масъала намеандешанд? Ин ҳам дар ҳолат, ки ҷамъовари маблағи андоз натавонанд вазифаи мақомоти андоз аст, балки дигар мақомотҳои марбута метавонанд, дар ҳамкори бо мақомоти андозии ноҳия мушкилоти ҷойдоштаро бартараф кунанд.

Чанд мисол. Кооперативи тиҷоратии «Ҳоҷагии ҷамъовари зотпарварии Кангурт» дар назди бучети давлатӣ ба маблағи 1 миллиону 480 ҳазору 166 сомонӣ қарздор мебошад. Бақияи қарзи андозии ин кооператив дар ҳоли афзудан қарор дорад. Аз маблағи зикршуда 816 ҳазору 300 сомони Ҷоиза дар бар мегирад. Кооперативи тиҷоратии «Ҳоҷагии тухмпарварии Ҷалолиддини Румӣ» низ аз ҳамин қабил қарздорони ноҳия аст. Бақияи қарзаш ба 1 миллиону 455 ҳазору 797 сомонӣ расидааст. Аз ин ҳисоб, 705 ҳазору 534 сомони Ҷоиза ташкил медиҳанд. Кооперативи тиҷоратии «Қушқия» бошад, дар назди бучет ба маблағи 1 миллиону 660 ҳазору 619 сомонӣ қарздор буда, 1080159 сомони Ҷоиза дар бар мегирад.

Маблағи қарзи Кооперативи «Исмоили Сомонӣ» ба 566 ҳазору 858 сомонӣ мерасад. Ба ҳамин тартиб, малағи қарзи Кооперативи тиҷоратии «Ваҳдат-2006» 389 ҳазору 431 сомонӣ, Кооперативи тиҷоратии «Ғалаба 2014» 304 ҳазору 529 омонӣ, Кооперативи тиҷоратии «Ҷайрали» 449 ҳазору 325 сомонӣ, Кооперативи тиҷоратии «Олиҷабулқ» 32 ҳазору 296 сомонӣ, корхонаи истифодабарии оби нӯшокии ноҳияи Темурмалик 276 ҳазору 974 сомонӣ, Идораи коммунали шахраки Совет 342 ҳазору 222 сомонӣ, Тоҷиктелекоми ноҳияи Темурмалик 43 ҳазору 323 сомонӣ ва Муассисаи худмаблағгузори таъмиру сохтмони ноҳияи Темурмалик 34 ҳазору 425 сомони ташкил медиҳанд, ки кормандони нозироти андозии ноҳияро ба ташвиш овардааст.

Айни ҳол дар ноҳия аз 364 соҳибкори тибқи патент фаъолияткунанда 195 соҳибкор дар назди бучет маблағи қарзи андоз доранд. Дар ин давра ба 135 соҳибкори инфиродӣ барои супоридани бақияпулиҳои қарзи андоз огоҳинома ирсол шуда, аз ин ҳисоб ба бучети ҷумҳурӣ 9 ҳазору 476 сомонӣ маблағ пардохт гардидааст.

Кормандони мақомоти андозии ноҳияи Темурмаликро зарур меояд, ки ҷиҳати кам кардани бақияпулиҳои қарзи андоз дар якҷоягӣ бо мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳия ва дигар мақомоти дахлдор чораҳои зарурӣ андешида, бақияпулиҳои қарзи андозро кам намоянд.

Исмоили РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

Тартиби ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил ва аз он хориҷ кардани субъектҳои хоҷагидор

Мутобиқи Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон андозсупоранда шахсе мебошад, ки ба зиммааш уҳдадории пардохти андозҳо гузошта шудааст. Андозсупорандагоне, ки уҳдадориҳои андозии худро мутобиқи Кодекси андоз сари вақт ва пурра иҷро наметунанд, дар асоси фармоишҳои дахлдори Раиси Кумитаи андоз ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил карда мешаванд ва ҳуқуқи ба таври электронӣ пешниҳод намудани ҳисоботи андозро аз даст дода, аз ҳисобнома – фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда ба таври электронӣ истифода карда наметавонанд. Илова бар ин, тибқи тартиби мазкур, субъектҳои, ки ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил карда шудаанд, уҳдадор мебошанд, ки то лаҳзаи аз рӯихат хориҷ шуданашон ҳисоботи андозиро ба таври қоғазӣ ба мақомоти андоз пешниҳод намоянд.

Мафҳуми «Андозсупорандаи бемасъулият»

Дар асоси муқаррароти қисми 51 моддаи 17 Кодекси Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади назорати фаъолияти андозсупорандагоне, ки бо амали (беамалии) худ боиси баланд шудани андозҳои муқарраршуда мегарданд, мафҳуми «Андозсупорандагони бемасъулият» пешбинӣ гардидааст. Мақомоти андоз ҳуқуқ дорад субъектҳои хоҷагидорро, ки давоми зиёда аз се моҳи пайдарпай, аз лаҳзаи ба миён

омадани уҳдадорӣ, сари вақт ва дар ҳаҷми пурра пешниҳод намудани ҳисоботи андоз ё пардохти маблағи андоз ва ё пардохти қарзи эътирофшудаи андозро таъмин накардааст ё ин ки ҳисобнома – фактураи андоз аз арзиши иловашударо бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда ё ҳисобнома – фактураи қалбакиро пешниҳод намудааст ва дигар амалҳои (беамалиро) анҷом дода бошад, ки номгуи онҳоро Кумитаи андоз дар мувофиқа бо мақоми ваколатдор дар соҳаи дастгирии соҳибкорӣ муқаррар намудааст, ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил намояд.

Сабабҳои ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудани субъектҳои хоҷагидор

Ёдовар бояд шуд, ки сабабҳои аслии ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудани субъектҳои хоҷагидор ин, пеш аз ҳама, риоя накардани талаботи Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи накардани талаботи қонунгузори амалкунанда, пешниҳод накардани эълomiaҳои андоз, сари вақт пардохт накардани бақияи қарзи андоз, роҳ додан ба пайдоиши қарзҳои нав, бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда, пардохт накардани маблағи андозҳои мувофиқи санади санҷиши ошкоршуда ва истифодаи ҳисобнома – фактураҳои қалбаки, умуман,

камфаъолиятию бесалоҳияти мебошад.

Дар асоси фармоишҳои Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба андозсупорандагони бемасъулият» аз 7 март соли 2019, тахти №100 ва аз 20 март соли 2019, тахти №124 дар асоси талаботи банди 51 моддаи 17, қисми 3 моддаи 44, моддаи 89 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Фармоиши Раиси Кумитаи андоз аз 2.11.2015, №376 «Оид ба тасдиқ намудани тартиби ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил ва хориҷ намудани субъектҳои хоҷагидор», ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият», ки бо Фармони Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.02.2011, №57 тасдиқ шудааст, тағйиру иловаҳо ворид шуд.

Бояд зикр кард, ки тибқи тартиби муқарраршуда барои сари вақт таъмин накардани иҷрои уҳдадориҳои андоз, андозсупорандагони дар замимаи №1-и Фармоиши мазкур дарҷшуда, бо дарназардошти ҳулосаҳои замимагардида ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил мешаванд.

Ҳамзамон, бино бар бартараф намудани камбудии ҷойдошта, инчунин, татбиқи чораҳои маъмурӣ, андозсупорандагони дар замимаи №2-и Фармоиши мазкур дарҷшуда, бо дарназардошти ҳулосаҳои замимагардида аз рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ мешаванд.

Замимаи №1

ба Фармоиши Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 7 март соли 2019, №100

Номгуи андозсупорандагоне, ки ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шуданд:

№	Номгуи андозсупоранда	Сабабҳои ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил намудани андозсупорандагон
1	ҶДММ «ЗАМИР»	Бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда
2	ҶДММ «Муҳаммадшо-207»	Пардохт накардани маблағи андозҳои мувофиқи санади санҷиши ошкоршуда
3	ҶДММ «Собит Тиҷорат»	Сари вақт таъмин накардани иҷрои уҳдадориҳои андоз
4	ҶДММ «Шодӣ»	Сари вақт таъмин накардани иҷрои уҳдадориҳои андоз
5	ҶДММ «Ҳофиз 2015»	Сари вақт таъмин накардани иҷрои уҳдадориҳои андоз
6	ҶДММ «Сумая Н»	Бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда
7	ҶДММ «Юсуф 1990»	Бе амалан анҷом додани амалиёти андозбандишаванда

Замимаи №2

ба Фармоиши Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 7 март соли 2019, №100

Номгуи андозсупорандагоне, ки аз рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ шуданд:

№	Номгуи андозсупоранда
1	ҶДММ «Фуҷин»
2	СИ Шавкат Ҷалоли
3	СИ Сундҳо Чаудҳри Ҷовид Иқбол Ҳусейн Мехбӯб
4	СИ Мехрубани Али Махмуд
5	СИ Абдул Махмуд Абдул Вадуд
6	СИ Инаят Шабир Иноят Муҳаммад
7	Кооперативи матлуботи «Парвоз 2010»
8	ҶДММ «Ориёнсабз»
9	ҶДММ «Сангшикан»
10	ҶДММ «Фреш»

Замимаи №1

ба Фармоиши Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 март соли 2019, №124

Номгуи андозсупорандагоне, ки ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шуданд:

№	Номгуи андозсупоранда	Сабабҳои ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил намудани андозсупорандагон
1	ҶДММ «Бунёдкор 2010»	Пардохт накардани маблағи андозҳои мувофиқи санади санҷиши ошкоршуда

Замимаи №2

ба Фармоиши Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон 20 март соли 2019, №124

Номгуи андозсупорандагоне, ки аз рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» хориҷ шуданд:

№	Номгуи андозсупоранда
1	ҶДММ «Сумая Н»
2	ҶДММ «Турон»
3	ҶДММ «Нури Агат»
4	ҶДММ «22-солагии истиқлолияти ватан»
5	СИ Сафарова Сайёҳат Қаҳоровна
6	СИ Наимаов Амиралӣ

Зимнан, Фармоиши зикршуда Раёсатҳои санҷиши андозҳо, ташкили андозбандӣ, ситонидани қарзи андозҳо ва мақомоти ҳудудии андозро вазифадор мекунад, ки аз лаҳзаи ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил намудани субъектҳои хоҷагидор, фаъолияти онҳоро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд ва ҷиҳати ислоҳи камбудии, ки барои содир намудани он субъект ба рӯихати «Андозсупорандагони бемасъулият» дохил шудааст, дар доираи талаботи қонунгузорӣ ва тартиби мазкур чораҷӯӣ намоянд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

31 март соли 2019 дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон бо ташаббуси кафедраи иқтисоди ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалӣ факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ конференсияи илмӣ-амалии ҷумҳуриявӣ дар мавзӯи «Самтҳои дурнамои сиёсати давлатии сармоягузорӣ дар татбиқи иқтисодии содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон» баргузор гардид.

кишвар арзёбӣ кард.

Баъдан, докторанти PhD-и кафедраи иқтисоди ҷаҳон ва тиҷорати байналмилалӣ Нилуфар Ақдодова дар мавзӯи «Иқтисодии рушди сайёҳии кишоварзии минтақаи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» баромад намуда, вобаста ба ташкили сайёҳии кишоварзӣ дар

Иқтисодии содиротӣ

Конфронсро ректори донишгоҳ Шукрулло Хайрзода ифтихор намуда, пешрафии илмро дар таълимгоҳ таъкид ва таъсиси Шӯрои диссертациониро дар назди Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон эълон дошт. Мавсуф баррасии масъалаи мавриди назарро муҳим дониста, гуфт, ки пешниҳодҳои илман асоснок аз натиҷаи конфронс барои тақвияти сиёсати давлатии сармоягузори кишвар ва иқтисодии содироти он бетаъсир наменонад.

Сипас, сардори идораи оморӣ Бонки миллии Тоҷикистон Бахтиёр Баҳриддинов дар мавзӯи «Нақши низоми бонкӣ дар татбиқи истифодабарии неруи содироти кишвар» баромад кард. Ӯ вобаста ба қарзҳои бонкии ба субъектҳои хоҷагидорӣ ва соҳаҳои пешниҳодшаванда ибрази андеша карда, афзуд, ки барои беҳтар кардани неруи содироти кишвар бояд бонкҳо меъёри фоизи миёнавазнии қарзҳоро поинтар кунанд. Мавсуф вазифаҳоро барои низоми бонкии кишвар, ки аз Паёми Пешвои миллат ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, номбар кард, ки аз зиёд намудани ҳаҷми қарз ба баҳши ҳусусӣ, махсусан соҳаҳои истеҳсолӣ; беҳтар кардани сифати сандуқи қарзӣ ва кам кардани қарзҳои ғайрифайдал, беҳтар гардонидани сатҳи хизматрасониҳо, омода кардани мутахассисони



соҳаи бонкдорӣ ва баланд бардоштани савияи дониши онҳо; вусъат бахшидани амалияи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ ва ғайраҳои иборат аст.

Дар баромади декарни факултети менеҷменти байналмилалӣ ва маркетинги ДДТТ М. Имомназаров, ки ба мавзӯи «Мавқеи саноатикунии иқтисодӣ дар инкишофи неруи содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон» бахшида шуда буд, ҷанбаҳои пурқуввати сусти ва имкониятҳои инкишофи неруи содироти кишвар таҳлил гардиданд. Мавсуф беҳтарсозии минбаъдаи фазои соҳибкорӣ ва сармоягузорӣ, афзун намудани ҳаҷм ва суръати афзоиши содироти маҳсулоти коркардшуда, инкишофи инфрасохтори ҳусусии дастгирӣ ва рушди содирот, бунёди кластерҳои соҳавӣ ба содирот нигаронидашуда ва ба ҳамин монанд, тадбирҳои дигарро аз имкониятҳои инкишофи иқтисодии содироти

минтақаҳои кишвар, ки дар он мавзӯҳои имконият барои рушди соҳаи васеъ аст, пешниҳодҳои муфид кард.

Умуман, дар доираи конференсия масъалаҳои ҳолати муосир ва дурнамои истифодабарии неруи содироти кишвар, зарурати ҷалби сармоягузори хориҷӣ барои истифодабарии неруи содиротӣ, сиёсати давлатии сармоягузорӣ дар рушди туризми байналхалқӣ, асосҳои ниҳодии ҷалби сармоягузори хориҷӣ ба баҳши содироти кишвар, самтҳои дурнамои ҷалби сармоягузори хориҷӣ барои истифодабарии самараноки неруи содироти мамлакат, сиёсати давлатии сармоягузорӣ дар татбиқи Барномаи давлатии мусоидат ба содирот ва воридотивазкунӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020 ва роҳҳои беҳтарнамоии фазои сармоягузори кишвар мавриди баррасӣ қарор гирифт.

Н. ЗОИРЗОДА

Тартиби истифодаи МНХ

Дар Маркази савдои «Тоҷикистон» бо иштироки сардорон ва мутахассисони раёсатҳои дахлдори Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кормандони Нозироти андозии ноҳияи Исмоили Сомонӣ ва соҳибкорони инфиродӣ, дар бораи риояи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти №210 аз 02.05.2013 «Дар бораи тартиби истифодаи мошини назоратии ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ» ва иҷрои талаботи мактуби дастурии Кумитаи андоз таҳти №61/73 аз 04.05.2017 дар бораи пурра пеш бурдани ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ вобаста ба объектҳои ба андозбандӣ алоқаманд ва дар доираи муҳлати даъво бо худ нигоҳ доштани он, семинар-машварат баргузор гардид.

Ҷаласаро мудир баҳши ситонидани қарзи андозҳои Ҷ. Ибрагимов ифтихор намуд. Ӯ аз Паёми наватии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ ёдовар шуда, гуфт, ки Ҳукумати мамлакат қиҳати фароҳам сохтани шароити мусоид барои зиндагии шоистаи сокинони ҷумҳурӣ кӯшиши зиёд ба харҷ дода истодааст. Аз ин рӯ, ҳамаи моро лозим аст, ки дар иҷрои уҳдадорӣҳои худ масъулият эҳсос намоем.

Сипас, мутахассиси пешбари гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсон ҳуқуқӣ Н. Камолов ба иштироккунандагон оид ба риояи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар



бораи тартиби истифодаи мошини назоратии ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ» маълумот дод. Номбурда қайд намуд, ки мутобиқ ба талаботи моддаи 19 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон андозсупорандагон уҳдадоранд, ки дар эълomiaҳои андоз даромади воқеии худро нишон диҳанд. Инчунин, ҳангоми ҳисоббаробаркунии нақдӣ тибқи тартиби муқарраркардаи қонунгузори андоз аз МНХ истифода намоянд. Зеро ки мошинҳои назоратӣ – ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ яке аз воситаҳои асосии муайян намудани даромади воқеии андозсупорандагон ба ҳисоб меравад.

Мудир баҳши ситонидани қарзи андозҳои Ҷ. Ибрагимов дар мавриди пурра пеш бурдани ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ вобаста ба объектҳои ба андозбандӣ алоқаманд ва дар доираи муҳлати даъво бо худ нигоҳ доштани он, зикр кард, ки мақомоти андоз қиҳати беҳтар сохтани фазои хизматрасониҳо ба андозсупорандагон тадбирҳои зарурӣ андешида истодаанд.

Дар охир миёни мутахассисони мақомоти андоз ва соҳибкорон суолу ҷавоб сурат гирифт.

Ширинмоҳи МУҲАММАДӢ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В России пять неналоговых платежей станут налогами

Соответствующий законопроект доработал Минфин РФ

Минфин обнародовал обновленную версию проекта закона о включении неналоговых платежей в НК РФ и начал процедуру общественного обсуждения, передает РБК.

Главным новшеством финальной версии документа стало предлагаемое включение в налоговое законодательство следующих платежей:

- платы с грузовиков массой более 12 т («Платон»);
- обязательных отчислений операторов сети связи общего пользования;
- курортного (гостиничного) сбора;
- утилизационного сбора и экологического на-

лога.

Плата за проезд большегрузов по федеральным трассам переименуется в «сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения общего пользования». Ставка сбора составит 3,73 руб. на 1 км пути (в данный момент действует льготный тариф — 1,91 руб.) и будет подлежать ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор.

Нынешние отчисления операторов сети связи общего пользования станут «налогом на операторов сети связи общего пользования». В данный момент эти операторы каждый год отчисляют по 1,2% своих доходов в «резерв универсального обслуживания». Налоговой ба-

зой предлагается установить доходы, которые получены в течение квартала от оказания услуг связи абонентам, а ставку налога составит 1,2%.

Включение данных неналоговых платежей в федеральные и местные налоги и сборы приведет к распространению уголовной ответственности на случаи их неуплаты в крупном размере. Что касается налоговой ответственности по ст. 122 НК РФ, Минфин предлагает в течении десяти лет применять в отношении неуплаты экологического налога и утилизационного сбора штраф в размере 10% от неуплаченной суммы налога/сбора вместо нынешних 20%.

Источник: <http://taxpravo.ru>

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ



Президент Swedbank

отправлена в отставку на фоне скандала с отмыванием денег

Совет директоров Swedbank, в отношении которого проводится расследование в связи с возможным отмыванием денег, отправил в отставку президента банка Биргитте Боннесен.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-службу финансовой организации. «События последних дней создали огромное давление на банк. Поэтому совет директоров решил уволить Биргитте Бонсен с ее должности», - пояснил председатель совета директоров Ларс Идемарк.

О возможной причастности старейшего банка Швеции к масштабному отмыыванию денег через Эстонию стало известно в феврале. По данным эстонской газеты Postimees, через счета Swedbank «прошли как минимум \$5,8 млрд сомнительного происхождения». Шведский телеканал SVT утверждает, что в шведском банке отмывались деньги в основном российского происхождения, в том числе и средства, связанные с российским юристом Сергеем


Магнитским, а размер тран-
закций превышал \$10 млрд.

Позже основатель британского инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер, дважды заочно осужденный в России за уклонение от уплаты налогов, обратился в полицию Швеции с жалобой на Swedbank, обвинив его в отмывании денег по «делу Магнитского».

Совет директоров Swedbank ранее выражал поддержку Биргитте Боннесен, которую журналисты обвиняли в утаивании информации о транзакциях между Swedbank и Danske Bank, хотя об этом было сказано во внутреннем докладе банка. Сейчас несколько стран ведут расследования в отношении Danske Bank.

Источник: <https://news.mail.ru/politics/36763730/>

ШАҲРВАНДОНИ МУҲТАРАМ!



КУМИТАИ АНДОЗИ
НАЗДИ ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

БА МАЪЛУМОТИ ШУМО МЕРАСОНЕМ,
КИ РОЦЕЪ БА МАСЪАЛАҲОИ АНДОЗ ВА
АНДОЗБАНДӢ МЕТАВОНЕД АЗ СОМОНАИ
КУМИТАИ АНДОЗ **WWW.ANDOZ.TJ** ВА БАРОИ
ГИРИФТАНИ ПОСУХ АЗ БАХШИ ИТТИЛООТИИ
(КОНТАКТ-СЕНТР) **151** ИСТИФОДА НАМОЕД.

ЭЙ ХАМБАТАН!

Барои таъмини иҷрои
ухдадориҳои андозӣ
миннатпазирем!



Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

www.andoz.it

Баҳри беҳтар кардани сатҳи хизматрасонӣ

Мутахассисони Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе дар бозори “Султони Кабир” бо кормандони бозор ва соҳибкорони инфиродии тибқи патнет ва шаходатнома фаъолиятдошта доир ба риояи тартиби бақайдгирии давлатии соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ, индексатсияи андозаҳои пардохти патент, инчунин, тартиби таъмин ва истифодаи дурусти мошини назоратӣ - хазинавии дорои хотираи фискалӣ семинар - машварт баргузор карданд.



Нахсут, сардори шуъбаи хизматрасонии Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе Илҳом Муродхусейнов аз Паёми на-вбати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Пре-зиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ёдовар шуд. Ӯ гуфт, ки дар Паём ба тамоми самтҳои ҳаёти кишвар, аз ҷумла, ба ҳолати кунунии иқтисодиёти он баҳои воқеӣ дода шуда, ҷиҳати ҳалли масъалаҳои буҷетӣ андозӣ ва самтҳои рушди минбаъдаи соҳибкорӣ дастуру супоришҳо дода шуд.

Рӯшди бахши хусусӣ, аз ҷумла соҳибкорӣ яке аз самтҳои асосии сиёсати иқтисодӣ буда, то имрӯз доир ба дастгирии давлатии соҳибкорӣ, содагардонии расмиёти бақайдгирии соҳибкорӣ, танзими фаъолияти иҷозатдиҳӣ ва ба танзим даровардани санҷишҳои субъектҳои хоҷагидор қорҳои назаррас ба анҷом расонида шудааст.

Барои тақвият бахшидан ба ин раванд, Пешвои миллат рӯрӯш шумориданд, ки солҳои 2019-2020 тамоми санҷишҳои ғаёлияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли манъ карда ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи мораторий ба санҷишҳои ғаёлияти субъектҳои соҳибкорӣ дар соҳаҳои истеҳсоли” ба ҳамаи мақомоти санҷишу назорат ва ҳифзи ҳуқуқ, аз ҷумла Прокуратураи генералӣ, Палатаи ҳисоб, Агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия, Бонки милли ва мақомоти андозу гумрук татбиқ шавад.

Бинобар ин, бо мақсади боз

хам беҳтар намудани фазои
соҳибкорӣ мо бояд тибқи дасту-
ру роҳнамоиҳои Пешвои миллат
бахши хусусӣ, соҳибкории хурду
миёна, бахусус, соҳибкории
истеҳсолиро ҳамаҷониба
дастгирӣ карда, ҷиҳати ҷалби
сармоя дар ин самт тадбирҳои
иловагиро амалӣ гардонем. Ин-
чунин, ҳангоми адои вазифаҳои
хизматӣ ва хизматрасонӣ ба
шаҳрвандон ва андозсупоран-
дагон қонунгузориҳои ҷорӣ ва
одоби муоширатро қатъан риоя
намоем.

Баъдан, сармутахассиси шуъбаи хизматрсонӣ ба андозсупорандагони Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе Ҷамолиддин Зокирзода суҳанронӣ кард. Ӯ иброз дошт, ки бақайдгирии соҳибкорони инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» ба роҳ монда мешавад. Андозсупорандагон метавонанд ба таври электронӣ аз бақайдгирии давлатӣ гузаранд, дар сурати дастрасӣ надоштан ба ин шакли бақайдгирӣ ба нозиротҳои адози маҳалли зисти худ ҳозир шуда, амалиётро тибқи талаботи Қонуни мазкур анҷом диҳанд.

Мавсуф таъкид кард, ки бе қайдӣ давлатӣ ба фаъолияти соҳибкори машғул шудан, дар асоси Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаримаи маъмурӣ пешбинӣ шудааст.

Тартиби андозбандии соҳибкории инфиродие, ки тибқи патент ё шаходатнома фаъолият менамоянд, дар асоси моддаҳои 283-289 Кодекси андоз

ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2012, №451 «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибқирони инфириодие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамоянд» ба роҳ монда мешавад.

Низоми андозбандии шах-
сони воқеие, ки ғаъолияти
соҳибкорои тибқи патент амалӣ
менамоянд, низоми махсуси
андозбандӣ буда, дар асоси он
соҳибони патент уҳдадоранд
андозҳои муқарраршударо ба
андозаи устувор, новобаста аз
даромади бадастоварда, пардохт
намоянд.

Патент ҳуҷҷати номӣ буда, аз даромади дар амал бадастовардаи соҳибкори инфиродӣ вобаста намебошад, яъне новобаста аз он ки соҳибкори инфиродии тибқӣ патент фаъолияткунанда, даромад мегирад ё намегирад, то он лаҳзае, ки фаъолияташ тибқӣ қонунгузорӣ қатъ гардонида нашудааст, ҳамчун соҳибкоре, ки фаъолияти худро давом медиҳад ва дар назди буҷет ӯҳдадорҳои андоз дорад, эътироф мешавад. Дорандагони патент тибқӣ қонунгузориҳои андоз барои ба роҳ мондани ҳисоби муҳосибӣ, мавриди истифода қарор додани мошинаҳои назоратӣ - хазинавӣ ва пешниҳод намудани эълומияҳои андоз ба мақомоти андоз уҳдадор намебошанд. Ёдвар бояд шуд, ки соҳибкорони инфиродие, ки тариқи шаҳодатнома фаъолият менамоянд эълумияҳои андозии иҷтимоӣ, эълумияи андозии содакардашуда ва дар ҳолати истифодабарии коргари кирои эълумияи андозии иҷтимоӣ ва андозии даромадро пешниҳод менамоянд.

Дар идомаи чаласа Илҳом Муродхусейнов оид ба индексатсияи андозаҳои пардохти патент суҳан ронда, ҳамзамон қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистонро аз 31 августи соли 2012 № 451 ба андозсупорандагон шахр дод.

Дар баробари рушди технологияҳои иттилоотӣ, Кумитаи андоз кӯшиш ба харҷ дода истодааст, ки шаклҳои муосиртарини доду гирифт ва коркарди маълумотҳоро ба роҳ монда, сатҳ ва сифати хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва шахрвандонро беҳтар намоянд.

Ū таъкид кард, ки тамоми ан-дозсупорандагон ва шахрвандон бояд дар рушду нумӯи кишвар саҳмгузор ва дар назди ҷомеа ҳисси масъулияти баланд дошта бошанд. Истифода намудани МНХ-ро ҳангоми хариди мол (кор ва хизматрасониҳо) риоя намо-янд. Таъҳдо дар ин сурат метавон дар ин самт боз ҳам ба комёбиҳои назаррас ноил шуд.

Фирдаси АБДУРАҲМОН

Гурӯҳи кории Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати риояи Кодекси одоби хизматчиӣ давлатӣ, Стандартҳои ягонаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва бо мақсади муайян кардани дурустии маблағҳои изофапулӣ ва бақияи қарзи андозҳои дар ҳисобварақаи андозсупорандагон мавҷудбуда, инчунин, дарёфти манбаъҳои иловагии андозҳо дар фаъолияти андозсупорандагони ноҳияи Ёвон санҷиши амалиётӣ анҷом дод.



Пешгирии

қонуншиканиҳои андоз

Гурӯҳи корӣ дар натиҷаи таҳлилҳои гузаронидаи худ дар фаъолияти андозсупорандагон ба маблағи 226,6 ҳазор сомонӣ андозҳои иловагиро ошкор кард. Маблағи андозҳои ошкоршуда пурра ба ҳисобварақаи андозсупорандагон барқарор гардида, дар ин ҳусус аз андозсупорандагон эълomiaҳои иловагии андоз гирифта шуд.

Дар робита ба ин, роҳбари Гурӯҳи корӣ – сармутахассиси Раёсати ташкили андозбандии Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Маъруф Расулов гуфт, ки ғангоми гузаронидани санҷиши амалиётӣ аз тарафи шахсони воқеӣ 11 ҳолати бе қайд дар мақомоти андоз ба иҷора додани молу мулкӣ ғайриманқул ошкор гардид. Дар доираи талаботи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати онҳо ба маблағи 8285 сомонӣ ҷаримаҳои маъмурӣ татбиқ гардида, ҳамзамон онҳо ҳамчун иҷорадиҳандаи молу мулк дар нозироти андоз расман ба қайд гирифта шуданд. Инчунин, 27 нафар шахси воқеие, ки бе қайд дар мақомоти андоз ба фаъолияти кишоварзӣ машғул буданд, ҳамчун андозсупоранда (хоҷагиҳои деҳқонӣ) дар мақомоти андоз ба қайди давлатӣ гирифта шуда, бо шаҳодатномаҳои соҳибкорӣ таъмин ва дар фаъолияти онҳо ба маблағи 2940,0 сомонӣ андозҳои иловагӣ барои

давораҳои истифодаи замин ҳисоб гардид.

Ба иттилои Маъруф Расулов аз ҳисоби 28 нафар соҳибкори инфиродии тибқи патент фаъолияткунанда 28442,0 сомонӣ бақияи қарзи патент бо ирсол намудани огоҳнома кам карда шуд ва 15 нафари дигар, ки дар мақомоти андоз бе қайд ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул буданд, бо ҳуҷҷатҳои соҳибкорӣ таъмин гардиданд. Ёдовар мешавем, маблағи моҳонаи патенти онҳо, ки дар маҷмӯъ, 3705 сомони ро ташкил меод, ба бӯҷет ворид гардид.

Гурӯҳи корӣ дар давраи фаъолияти худ бо андозсупорандагон 453 санади муқоисавӣ тартиб дода, дар натиҷа, ба маблағи 199,6 ҳазор сомонӣ маблағҳои изофапулӣ ва дар ҳаҷми 11,1 ҳазор сомонӣ бақияпулӣҳои андозро кам кард. Аз ҳисоби 50 адад корхонаву ташкилоте, ки дар назди бӯҷет ба маблағи 3091,5 ҳазор сомонӣ бақияи қарз доштанд, дар натиҷаи гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳӣ тавзеҳотӣ ва назоратӣ ба маблағи 1467,4 ҳазор сомонӣ бақияпулӣҳои андоз кам гардид.

Маъруф Расулов қайд кард, ки ҳоло ҳам дар ноҳия масъалаи ба таври қоғазӣ пешниҳод кардани ҳисобот ва муддатҳои тӯлонӣ дар навбат истодани субъектҳои хоҷагидор дар ноҳияи Ёвон ҷой дорад. Ба ҳолати 1 январи соли 2019 дар нозироти андози ноҳия

аз шумораи умумии субъектҳои хоҷагидор (5290 адад) 1846 адад ё худ 34 фоизи субъектҳои хоҷагидор ҳисоботи андозии худро дар шакли электронӣ пешниҳод намуда истодаанд. Бо дарназардошти ҳолати ҷойдошта барои гузаштан ба шакли электронии пешниҳоди ҳисобот, миёни шахрвандон ва субъектҳои хоҷагидор корҳои фаҳмондадиҳӣ ба роҳ монда шуд.

Рафти қабули эълomiaҳои андозӣ аз ҷониби кормандони нозироти андоз мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар натиҷа, муайян гардид, ки дар баъзе ҳолатҳо талаботи Стандарти ягонаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон риоя нашуда, бо андозсупорандагон корҳои фаҳмондадиҳӣ дар сатҳи дахлдор анҷом дода намешавад. Ҷангоми қабули эълomiaҳои андозӣ аз хоҷагиҳои деҳқонии бе таъсиси шахси ҳуқуқӣ фаъолияткунанда барои истифодаи меҳнати кироӣ, техникаи кишоварзӣ ва коркарди пахтаи бафурӯшбаровардашуда ба соҳибкорони инфиродӣ моҳияти қонунгузори андоз дуруст фаҳмонида нашудааст.

Тибқи ҳисоботи ҷамбасти ба ҳолати 1 январи соли 2019 аз ҷониби Нозироти андоз дар дар ноҳияи Ёвон бо мақсади муайян намудани ҳолатҳои дурусти маблағҳои изофапулӣ, бақияи қарзи андозҳо ва кам намудани шумораи андозсупорандагони қарздор, бо 2639 адад субъекти

хоҷагидор (аз ҷумла шахсони ҳуқуқӣ 127 адад, соҳибкорони бо шаҳодатнома фаъолияткунанда ва хоҷагиҳои деҳқонӣ 1750 адад ва соҳибкорони бо патент фаъолияткунанда 650 адад) санадҳои муқоисавӣ тартиб дода шудааст, ки ба 36,0 фоизи шумораи умумии андозсупорандагон баробар мебошад. Дар натиҷаи тартиб додани санадҳои муқоисавӣ ба маблағи 199,6 ҳазор сомонӣ изофапулӣҳо ва ба маблағи 11,1 ҳазор сомонӣ бақияпулӣҳо кам гардидааст.

Гурӯҳи корӣ дар рафти фаъолият дар якҷоягӣ бо кормандони Нозироти андоз дар ноҳияи Ёвон бо 453 адад андозсупоранда санадҳои муқоисавӣ дучониба тартиб дода, дар натиҷа, маблағҳои изофапулӣ 199,6 ҳазор сомонӣ ва маблағҳои бақияпулӣҳои андозҳоро дар ҳаҷми 11,1 ҳазор сомонӣ кам кардаанд. Ҷиҳати бартараф кардани камбудҳои дар ин самт дар 9 адад ҷамоати деҳоти ҳудуди ноҳия бо андозсупорандагон ва сокинон семинар – машварату вохӯриҳо доир шуд.

Ҷамчунин, бо мақсади дарёфти манбаъҳои иловагии андозбандӣ дар кӯча ва маҳаллаҳои ноҳия риояи талаботи қонунгузори андоз дар фаъолияти субъектҳои хоҷагидор мавриди баррасӣ қарор гирифт. Натиҷаи фаъолияти Гурӯҳи корӣ нишон дод, ки аз тарафи на ҳамаи субъектҳои соҳибкорӣ муқаррароти қонунгузори ан-

доз ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ риоя мешавад.

Масалан, шахси воқеӣ Тимур Эгамбердиев молу мулкӣ худро дар ҷамоати деҳоти Ҳаёти нав ба ҶДММ “Таком” аз давраи моҳи сентябри соли 2018 дар як моҳ ба маблағи 3030,0 сомонӣ ба иҷора додааст, аммо худро ҳамчун иҷорадиҳанда дар нозироти андоз ба қайд нагирифтааст. Дар натиҷа, нисбати Т. Эгамбердиев протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ татбиқ ва ӯ ҳамчун иҷорадиҳандаи молу мулк расман дар мақомоти андоз ба қайд гирифта шуд. Ҷамзамон барои давораҳои моҳҳои сентябр - декабри соли 2018 ба маблағи 1182,0 сомонӣ андоз аз даромад ҳисоб ва маблағи он ба бӯҷет таъмин гардид.

Мисоли дигар. Таҳлили фаъолияти ҶДММ “Мухриддини Н а ҷ м и д д и н”, ки ба харидуфурӯши сӯзишворӣ машғул мебошад, нишон дод, ки ҷамъияти мазкур даромади андозбандишавандаи худро дар ҳисобот пурра нишон на-додааст. Дар натиҷа, нисбати ҷамъият аз манбаи 349,0 ҳазор сомонӣ ба маблағи 29,7 ҳазор сомонӣ андозҳои иловагӣ ҳисоб гардид.

Маҳз ҳамин гуна ҳолатҳои ногувор кормандони мақомоти андозро водор месозад, ки аз қонуншиканиҳои бархе аз андозсупорандагон пешгирӣ кунанд ва бо мақсади муайян намудани манбаъҳои аслии андозбандишаванда дар фаъолияти онҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратиро тақвият бахшанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Нидерланды хотят ввести разумный налог на выбросы углекислого газа для компаний

Правительство страны намерено ввести налог для предприятий, которые сильнее всего загрязняют атмосферу

Власти Нидерландов собираются ввести разумный налог для компаний на выбросы углекислого газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Марк Рютте в своей первой реакции на доклад Бюро по анализу экономической политики, в котором говорится, что Нидерланды

могут не достичь поставленных климатических целей к 2030 г., передает ТАСС.

По его словам, правительство страны хочет ввести налог для компаний, которые сильнее всего загрязняют атмосферу. «При этом он должен быть разумным», чтобы предотвратить пере-



езд компаний в другое государство, отметил он.

<http://taxpravo.ru>

Чаро бақияи қарзи андозҳо меафзояд?

- Корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ бо андозсупорандагони қарздор то андозае натиҷа дода истодааст, - гуфт, сармутахассиси баҳши ситонидани андозҳои Нозироти андоз дар ноҳияи Ваҳш Ҳофиз Раҳимов.



Ҳ. Раҳимов илова намуд, ки бақияи қарзи андозҳо ба ҳолати якуми январи соли 2019-ум 13 млн. 133 ҳазор сомони ташкил медод ва дар заминаи бурдани қарзҳои фаҳмондадиҳӣ ба ҳолати 1 марти соли равон ба 11 млн. 183 ҳазор сомони расонида шуд. Яъне нисбат ба аввали сол 1 млн. 150 ҳазор сомони бақияпулҳои андоз кам шуд. Аз ҷумла андози иҷтимоӣ 994,6 ҳазор сомони кам гардид. Дигар намуди андозҳо 155 ҳазор сомони кам шуданд.

Имрӯз дар ноҳияи Ваҳш 15 андозсупорандае ҳаст, ки ба гурӯҳи қарзҳои мушкиситон шомил мебошанд. Бақияи қарзи андозҳо бештар аз ҳисоби онҳо афзоиш меёбад. Қарзи умумии онҳо 3,5 млн. сомони дар бар мегирад. Метавон андозсупорандагонро ном бурд, ки фаъолияти хуб доранд, вале дар супоридани андозҳо ба буҷети давлат бемасъулият мекунанд ва ин боиси афзоиш ёфтани бақияи қарзи андозҳо мегардад. Идораи оби ноҳия, дар давоми 3 моҳ қариб 200 ҳазор сомони бақияи қарзи андоз зиёд шудааст. Филиали "Агроинвестбанк", ки ба аввали сол бақияи қарзи андозаш 123 ҳазор сомони буд, ҳоло ба 135 ҳазор расидааст. Қарзи филиали ҶСК Телеком 28 ҳазор сомони буд, 31 ҳазор сомони шудааст.

Ҳамин тавр бақияи қарзи Идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Ваҳш 41 315 сомони, "ҶСК Сомон ЛТД" 168 ҳазору 105 сомони, Муассисаи давлатии идораи обёрии мошинии ноҳия 64 ҳазор сомони. ҚФ «Обтаъминкунӣ» ва канализатсияи ноҳия 26,268 ҳазор сомони, Муассисаи давлатии роҳҳои автомобилгарди ноҳия 9500 сомони, Кооперативӣ — тичорати «Чорводор» 47 ҳазор сомони афзоиш ёфтааст.

-Корхонаҳое, ки фаъолият намеkunанд, дар рӯихати андозсупорандагони мушкиситон қарор доранд, - мегӯяд Ҳ. Раҳимов. ҶСК «Насими Ваҳш 1», Кооперативи истеҳсолии Саидманзур аз ҳисоби фоиз қарздориашон зиёд гардидаанд. ҶДММ "Саъдулло Ҷураев" - ро заминҳояш пурра тақсим шудааст ва фаъолият намеkunаду аз андоз қарздор мебошад. Асосан, омилҳои афзоиши бақияи қарзи андозҳо саркашӣ аз пардохти андозҳо, аз фаъолият бозмондани андозсупорандагон ва сари вақт супоридани натавонистани андозҳо мебошад. Инро ба инобат гирифта, мо баҳри баланд бардоштани фаҳмиши андозсупорандагон қарзҳои фаҳмондадиҳиро бештар ба роҳ мемонем.

С. РУСТАМ,
вилояти Хатлон

Раёсати андоз дар вилояти Суғд ва мақомоти ҳудудии он ба масъалаи насбу истифодаи мошинҳои назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ дар заминаи татбиқи амалии қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 майи соли 2013, таҳти №210 «Дар бораи истифодаи мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ» ва иҷрои нақшаи тасдиқнамудаи Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба таъминоти мошинҳои назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ барои соли 2019 эътибори ҷиддӣ дода, дар ин самт қарзҳои назаррасро анҷом додаанд.

Истифодаи мақсадноки МНХ

Бино ба маълумоти мутахассиси пешбари Нозироти андози шаҳри Хучанд Юлдошбой Пӯлотов андозсупорандагони маркази вилоят бо мошинҳои назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ дар симоҳои аввали соли 2019 мувофиқи нақша пурра таъмин шуданд. Дар асоси нақшаи тасдиқнамудаи Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2019 дар фаъолияти андозсупорандагони шаҳри Хучанд насби 276 адад мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар се моҳи сипаришудаи соли ҷорӣ, аллакай 70 адад мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ дар фаъолияти андозсупорандагон насб шудааст, ки 25 фисади нақшаи солоноро ташкил медиҳад. Зимнан, бояд таъкид намуд, ки соли 2018 дар фаъолияти андозсупорандагони шаҳри Хучанд, дар маҷмӯъ, 780 адад мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ насб шуда буд, ки иҷрои нақшаи тасдиқнамудаи Кумитаи андозро таъмин намуд.

Мақомоти андоз дар асо-



си талаботи моддаи 39 Кодекси андоз вазифадор аст, назорати риояи тартиби истифодаи дурусти мошинҳои назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ, инчунин, истифодаи Дафтари сабти қайди маблағҳои пулии нақд ва Дафтари сабти расидҳо ва дигар ҳуҷжатҳои ҳисоботи қатъиро амалӣ намояд. Бо ин мақсад, дар фаъолияти андозсупорандагоне, ки аз МНХ-и дорои хотираи фискалӣ истифода мекунанд, харидаи назоратӣ гузаронида мешавад.

Набояд фаромӯш кард, ки барои иҷро накардани талаботи зикршуда оид ба насбу истифодаи дурусти мошини назоратӣ-ҳазинавии

дорои хотираи фискалӣ нисбати андозсупорандаи ба қонунвайронкунӣ роҳдода, мутобики моддаҳои 614-615 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаримаҳои маъмурий муқаррар шудааст.

-Воқеан, дар ҷараёни гузаронидани харидаи назоратӣ доир ба истифодаи дурусти мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ, - илова дошт мутахассиси пешбари Нозироти андози шаҳри Хучанд Юлдошбой Пӯлотов, - дар се моҳи соли 2019 нисбати андозсупорандагоне, ки

талаботу нишондоди қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар ин самт риоя накардаанд, ба маблағи 88 ҳазор сомони 35 протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурий татбиқ ва ба ҳисоби буҷет рӯёнида шудааст.

Хуллас, истифодаи дурусти мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ ба шаффофияти фаъолияти андозсупорандагон мусоидат карда, ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагонро таъмин менамояд. Инчунин, воридоти маблағи андозҳоро ба буҷети давлатӣ бештар месозад.

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,
вилояти Суғд

АНДОЗ ДАР ХОРИҶА

РОССИЯ: Иттиҳоди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд стратегияи рушди рақамии ҳадамоти андозро таҳия менамояд

Иттиҳоди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд тӯли ду соли оянда стратегияи фарогири рушди рақамии мақомоти андозро то соли 2030 таҳия менамояд. Масъалаи мазкур дар нақшаи фаъолияти созмон барои солҳои 2019-2020 пешбинӣ шуда, он ба роҳбарияти форуми оид ба маъмурикунонии андоз дар Иттиҳоди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд дар ҷаласаи XII форум дар шаҳри Сантьяго (Чили) пешниҳод шудааст.

Дар ҷаласаи мазкур ҳуҷҷати "Ҷорӣ намудани дастгоҳҳои онлайн-ҳазинави:

бартариҳо, хусусиятҳо ва дастурҳо" пешниҳод шудааст. Ҳуҷҷати мазкурро ҳадамоти андози Россия дар ҳамкорӣ бо котиботи форуми Иттиҳоди ҳамкориҳои иқтисодӣ ва рушд оид ба маъмурикунонии андоз таҳия намудаанд.

Сардори ҳадамоти андози Россия Михаил Мишустин дар бораи аллакай дар Россия ҷорӣ гаштани онлайн-ҳазина хабар додааст. "Мо амалан "Интернет аш" -и ҳудомонро сохтаем, ки он дар бораи амалиёти харидаи фурӯши дар вақти ҷорӣ дар тамоми Россия баа-

маломата хабар медиҳад. Миқдори дастгоҳҳои ҳазинавӣ дар кишварамон ду маротиба афзоиш ёфта, воридоти маблағҳо аз ҳисоби савдои чакана дар соли аввали фаъолият (2017) 38% афзудааст", навиштааст сардори ҳадамоти андози Россия.

Мишустин инчунин, варианти платформаи мутобикгардондашудаи рақамии маъмурикунонии андозро пешниҳод кардааст, ки онро ҳоло ҳадамоти федералии андоз тайёр карда истодааст. "Ҳадамот муҳити маҷозии

транзаксионӣ месозад. Муҳити номбурда экосистемаи сарбастае аст, ки дар он ҳамаи субъектҳои хоҷагидор муомилоташонро ба амал меоранд ва ин кор иқтисодиётро шаффоф мегардонад. Дар ин ҳолат эълонии андоз лозим намешавад. Ҳадамоти федералии андоз ҳудуд метавонад андозҳоро дар лаҳзаи транзаксияҳо ба таври автоматӣ ҳисоб кунад" - қайд кардааст роҳбари ҳадамоти андози Россия.

Манбаъ: <http://taxpravo.ru>

Хитой диктатураи рақамӣ бунёд мекунад

Аз соли 2020 сар карда, ҳар як сокини Хитой рейтинги шахсиашро мегирад, ки ба он ҳуқуқҳо, имтиёзҳо ва озодиаш алоқаманд мегарданд. Хитой аллакай имрӯз ба диктатураи рақамӣ омода аст. Дар ояндаи начандон дур аз ҷиҳати технологӣ ҳам омода мешавад.

Кӣ дар кадом рӯихат?

Ҳар гоҳ суҳан дар бораи рейтинги иҷтимоӣ равад, ки он аллакай аз соли 2014 сар карда озмоиш мешавад, маъмулан, хитойҳо лаҳзаи мавсими сеюми силсилафилми “Оинаи тира”-ро ба хотир меоранд. Қаҳрамони филми номбурда дар ҷомеае зиндагӣ дорад, ки одамон ҳама рейтингҳои электронии боэътимодӣ доранд ва дар ҳар лаҳзаи мувофиқ таваҷҷуи он ба яқдигар баҳо мегузоранд. Вақте қаҳрамони филм бо мақсади ба тӯйи дугонааш рафтан ба фурӯдгоҳ меояд, ба вай чипта намефурӯшанд, зеро рейтингаш паст шудааст.

Дар Хитой аз ин ҳам мушкилтар аст. Дар ин кишвар ният доранд низоме бунёд кунанд, ки дар он одамон ба рафтори одамони атрофшон баҳо намегузоранд, балки чунин баҳоро ақли сунъӣ мегузорад. Аввалан, низомии мазкур суистифода ва хатоҳоро истисно мегардонад.

Ҳоло лоиҳаро дар речаи таҷрибавӣ дар 40 шаҳри Хитой месанҷанд. Агар шумо андозҳо, қарзҳо ё алиментҳоятонро сари вақт пардохт карда, ба фаъолияти волонтерӣ машғул бошед ва хун супоред, он гоҳ ба шумо баҳо мегузоранд ва ба рӯихати “сурх” ворид мегардед. Вале агар шумо уҳдадорихои андозиятонро риоя накарда, дар нақлиёти шаҳрӣ рафтори дағалона кунед, қоидаҳои ҳаракат дар роҳро вайро намоед (ҳатто кӯчаро вақти фурӯзон будани чароғи сурх гузаред), дар шабакаҳои иҷтимоӣ одамонро таҳқир кунед ё ягон амали барои ҷомеа хатарнокро иҷро кунед, ба шумо баҳои манфӣ мегузоранд ва номатонро ба рӯихати “сиёҳ” ворид мекунанд. Дар ин ҳолат ба рӯи шумо дарҳои меҳмонхона ва тарабхонаҳои люкс пӯшида мешаванд, кӯдаконатонро ба мактаби хусусӣ қабул намеkunанд, роҳи оҳан ба шумо чипта намефурӯшад, дар гумрук бошад шуморо нисбат ба дигарон ба таври қиддтар тафтиш мекунанд. Ба шумо кӯмаки давлатӣ ё қарз намедиҳанд ва дар муассисаи давлатӣ ба кор қабул намеkunанд.

Барои намоёндагони боэътимодии рӯихати сурх як қатор ҳавасмандиҳо пешбинӣ шудаанд, ки баъзеашон ҳатто хандаовар менамоянд. Ба одамони боэътимод иҷозат медиҳанд, ки аз велосипед ба муддати тӯлонитар истифода баранд, аз китобхона китоби зиёдтар гиранд, аз муоинаи ройгони тиббӣ гузаранд ва ба-



рои хариди хӯрокворӣ, пардохти гармӣ ва ғайра барои онҳо тахфифи бештар пешбинӣ мегардад.

Чаро чиниҳо хилофи чунин рейтинг нестанд?

Низомии рейтинги иҷтимоӣ дар Хитой ҳарчи бештар доман паҳн мекунанд. Ба он идораҳо ва ширкатҳои нав ҳамроҳ мешаванд. Танҳо соли гузашта ба 17 миллион хитойҳо чиптаи ҳавопаймо нафурӯхтаанд, 5,4 млн хитойҳо барои ҳаракат бо қатораҳои баландсуръати роҳи оҳан чипта гирифта натавонистаанд. Зеро ҳамаи одамони номбурда рейтингҳои паст доштаанд ва ба қатори одамони беэътимод дохил шуда будаанд, махсусан бо сабаби пардохт накардани андозҳо ва ҷаримаҳояшон. Дар маҷмӯъ, ба рӯихати сиёҳ 14 млн. шаҳрвандон ва ширкатҳои хусусӣ дохил шудаанд.

Табиист, воситаҳои ахбори ғарб аз низомии таҳиянамудаи Хитой аллакай имрӯз дар ҳарос афтодаанд. Зеро низомии мазкур ҳуқуқҳои инсонро маҳдуд карда, ўро таҳти назорат қарор медиҳад. Вале ҳуди хитойҳо, тавре пурсиши ҷомеашиносони хориҷӣ нишон медиҳад, идеяи рейтингҳои иҷтимоиро дастгирӣ менамоянд. 80 фоизи аҳоли ҷорӣ намудани рейтинг барои арзёбии боэътимодиро дастгирӣ менамоянд. Қайд шудааст, ки ҷонибдорони ғояи ҷорӣ намудани

рейтинг асосан сокинони соҳибмаълумоти шахрҳо буда, сатҳи даромадҳои онҳо баланд аст.

Сабаби дастгирии рейтинг, аввалан, зеҳният буда, сипас таассурот аз мушкилоти ҷорӣ мебошанд. Тавре Конфутсий фармудааст, покҷидонӣ, ғамхорӣ ва адолатхоӣ сифатҳои муҳимтарини инсонии худтарс мебошанд. Сокинони Хитой суботи ҷамъитиро аз манфиати шахсии худ боло мегузоранд. Вале дар ҷомеаи муосири Хитой сатҳи нобоварӣ ва шубҳа кардан хеле баланд шудааст. Ҳамин ҳолат яке аз мушкилоти асосии кишвар доништа мешавад. Бо ҳамин сабаб, қисми калони аҳоли зидт нестанд, ки агар ҳукумат нақши Бародари калониро иҷро карда, лаҷоми одамонро андаке кашида истад. Ҳадафҳои эълоншудаи лоиҳа бо умедвориҳои аксари аҳоли ҳамради мебошанд. Беҳтар намунаи симои ахлоқи шаҳрвандон, баланд бардоштани ватанпарварӣ ва қоҳиш додани ҷинояткорӣ ҳадафҳои асосии ҷомеаи Чин доништа мешаванд.

Роҳҳои таҳти назорат қарор додани кишвар

Аз соли оянда сар карда, ниҳоди рейтингҳои иҷтимоӣ мутамарказонида мешавад ва тамоми аҳолии Хитой таҳти назорат қарор мегиранд. Миқдори баллҳои ҳар як шаҳрванд дар речаи вақти ҷорӣ

арзёбӣ мегардад. Аммо ин корро аз ҷиҳати техникӣ чӣ тавр ба роҳ мондан мумкин аст? Мухандисон ва таҳиягарони IT хитой ба саволи мазкур ҷавоб пайдо кардаанд. Бо ин мақсад дар хизмати Бародари калон идеяи технологияҳои сершумор вогузор шудаанд.

Масалан, дар кишвар истеҳсоли оммавии автомобилҳое ба роҳ монда шудааст, ки онҳо бо асбобҳои ченкунак (геометка) муҷаҳҳаз гардонда шудаанд. Дар автомобилҳо асбобҳои гузошта шудаанд, ки онҳо маълумоти муҳталифро ба мақомоти дахлдор ирсол менамоянд. Маҳалли қарор доштани мошин, суръати ҳаракати он дар роҳ ё ҳаттисаи мошин аз ҷумлаи маълумоти мазкур мебошанд. Тавре дида мешавад, дар ҳолати вайрон кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, баланд кардани суръати ҳаракати мошин ва ғайра, ронанда аз ҷаримаи ғурехта наметавонад ва номаш ба рӯихати сиёҳ ворид мегардад.

Ҳоло дар Хитой 176 млн. видеокамера насб шудааст ва баъд аз як сол миқдори онҳо то 500 млн. расонда мешавад. Ҳамаи видеокамераҳо ба системаҳои шинохтани чеҳраҳо пайваст шуда, онҳо дар навбати худ ақли сунъӣ доранд. Чунин система метавонад роҳгузарони шубҳанокро аз рӯи рафтор ва роҳгардиашон шиносад ва ба нуқтаи наздиктарин сигнал фиристад. Дар баъзе музофотҳои Хитой нозирони роҳ бо айнакҳои муҷаҳҳаз гаштаанд, ки бо кӯмаки онҳо одамонро мешиносанд.

Ҳоло дар тамоми толорҳои консерти ва дигар ҷойҳои ҷамъияти видеокамерасо гузошта шудаанд, ки барои муайян кардани одамони дар ҷустуҷӯи пулис қарордошта кӯмак мерасонанд ва бо ҳамин восита ҷинояткорон дастгир карда мешаванд. Алгоритмҳои ақлдор хурдтарин қонунвайронкуни, ҳатто аз бутта кандани барги гулро назорат мекунанд. Шахсияти чунин одам дар як лаҳза муайян шуда, номаш ба “рӯихати сиёҳ” ворид мегардад.

Ақли сунъӣ на танҳо симои одамонро таҳлил менамояд, он инчунин, хариди мол, шиносӣ, маҳалли ҷойгиршавии одами мушаххас, рафтори вай дар Интернетро муайян карда метавонад. Дар асоси маълумоти ғуншуда, дар бораи боэътимодии шахс ҳулоса бароварда мешавад.

Таҳиякунандагони замимаҳои мобилӣ ҳам қафо намондаанд. Бо дархости Иттифоқи ҷавонони Хитой замимае таҳия шудааст, ки бо кӯмаки он донишҷӯён рейтингҳои иҷтимоиашонро мудом таҳти назорат қарор медиҳанд. Ба донишҷӯён барои чопи асари илмӣ, мараттабгардонии патент ё фаъолияти волонтерӣ баҳо гузошта мешавад. Чунин баҳогузорӣ вақти сӯҳбат бо корфармо, иҷорагирии манзили зист, дастрас кардани раводид ё хариди курсҳои онлайн ба донишҷӯ бартарӣ медиҳанд.

Замимаи мобилие низ амал мекунанд, ки ба воситаи он аз болои одамони аз иҷрои уҳдадорихои андозӣ саркашикунанда ё тартиботи ҷамъиятиро халалдор созанда ба мақомоти дахлдор шикоят кардан мумкин аст. Ба одамони ба мақомоти давлатӣ муроҷиаткарда баҳои иловагии рейтинг гузошта мешавад.

Манбаъ: <http://www.aif.ru>

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Члены ЕС решили добавить десять стран и территорий в проект нового черного списка офшоров, которые не принимают необходимых мер для борьбы с налоговыми преступлениями, передает РБК со ссылкой на Reuters.

В данный момент в списке пять юрисдикций: Американское Самоа, Гуам, Самоа, Тринидад и Тобаго, а также Амери-

Евросоюз планирует расширить черный перечень офшоров

Власти ЕС решили втрое увеличить черный список офшоров и добавить туда десять государств и территорий

канские Виргинские Острова.

Если послы ЕС согласуют рас-

ширение списка, то он вырастет

в три раза: в него предлагается

добавить, в частности, Оман и

острова в Тихом океане и Кариб-

ском бассейне.

В Евросоюзе пока обсуждают возможность внесения в перечень офшоров Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бермудские Острова.

После решения послов ЕС новый список будет официально принят Минфинами стран — членов Евросоюза на встрече 12 марта.

<http://taxpravo.ru/international>

Манбаъҳои нави андоз

Вақтҳои охир атрофи масъалаи корҳои назоратӣ, яъне тавассути назорати камералӣ ошкор сохтани маблағҳои пинҳонмонда баҳсҳо зиёд шудаанд. Баъзе андозсупорандагон то ҳанӯз ба мавқеъ ва мазмун ин шакли назорати андоз сарфаҳм намераванд, бинобар ин, назорати камералиро ҳам як намуди санҷиши андоз маънидод мекунанд. Ҳол он ки байни санҷиши маҷмӯии андозу назорати камералӣ, албатта, фарқият ҳаст. Назорати камералӣ тартиби муайяни таҳлили пардохти як ва ё якчанд намуди андозҳо буда, андозсупорандаро аз вайрон шудани тартиби баҳисобгирии манбаи андоз ва пардохти маблағи ин ё он намуди андоз огоҳ месозад.

Аз суҳбати баъзе соҳибкорон бармеояд, ки онҳо назорати камералиро, ки дар асоси санҷиши ҳуҷҷатҳо камбудии дар фаъолиятҳои ҷойдоштаро ҷиҳати дар эълонии андоз нодуруст нишон додани шумораи воқеии коргарони кироӣ, пурра нишон надодани музди меҳнати онҳо, ба расмӣ надаровардани шартномаҳои меҳнатӣ ва ба назари эътибор нагирифтани нишондиҳандаҳои музди меҳнати номиналии омории миёнаи моҳонаи коргарони кироӣ ошкор месозад, ҳамчун санҷиши маҷмӯии андоз қабул менамоянд. Ҳол он ки санҷиши маҷмӯии андоз доираи васеи санҷишҳоро дар бар гирифта, ду ва ё зиёда солҳои фаъолияти соҳибкории ҳуқуқию инфиродиро мавриди санҷиш қарор медиҳад.

Маҳз бо мақсади ҳалли мустақилонаи масъалаҳои дар боло зикргардида мақомоти ҳудудии андоз пайвасти корҳои назоративу фаҳмондадихӣ мегузаронанд.

Номутобиқати маблағҳои пардохтаи андоз соҳибкории инфиродӣ Сухроб Одинаев нисбат ба манбаи андоз, ки ба фаъолияти хариду фурӯши молҳои ниёзи мардум машғул аст, дар рафти назорату ҳисоботи андозӣ шубҳаи кормандони андозии ноҳияи Шахринавро ба миён овард. Соҳибкор манбаи андозбандишавандаи андозии низомии содакардашударо барои давраи соли 2018 аз ҳисоби

фурӯши маҳсулоти ниёзи мардум 68499 сомонӣ сабт намуда, мутобиқи он дар ҳисоботи хеш маблағи андозро 4110 сомонӣ нишон додааст.

Дар рафти назорати эълонии андоз муайян шуд, ки даромади умумии соҳибкор аз ҳисоби фурӯши молу маҳсулоти ниёзи мардум дар соли сипаришуда 101832 сомони ташкил медиҳад. Яъне соҳибкор Сухроб Одинаев дар давраи таҳти назорати камералӣ қарордошта даромади худро ба маблағи 33333 сомонӣ кам нишон додааст. Мувофиқи нишондодҳои соҳибкор ба бӯча боз 2000 сомонӣ андоз пардохт намуда, дар ин ҳусус ба мақомоти ҳудудии андоз эълонии иловагӣ пешниҳод намуд.

Эълон шудани солҳои 2019-2021 ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ кормандони мақомоти андозии ноҳияи Шахринавро бори дигар водор намуд, ки дар самти ошкор намудани манбаъҳои нави андоз боз ҳам ҷиддитар муносибат намоянд. Дар ин сол ва солҳои дигар шаҳру деҳоти мамлакат ба истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозае рушд намуда, симои худро бақулӣ тағйир хоҳад дод. Садҳо иншооти хурду бузург бунёд гардида, биноҳои истиқомати бисёррошона қомат меафрозанд. Дар ин замина садҳо адад ҷойҳои нави корӣ муҳайё мегардад, ки ин

ҳам заминаи хубест дар самти афзоиши манбаъ ва маблағҳои нави андоз.

Мутобиқи иқтибос аз Феҳристи ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкории инфиродӣ Бахтиёр Саидмуродов, ки ба харид ва фурӯши қисмҳои эҳтиётӣ машғул аст, мутобиқи моддаи 290 Кодекси



андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон супорандаи андозии низомии содакардашуда маҳсуб меёбад. Соҳибкор Б. Саидмуродов давоми фаъолияти худ дар деҳаи Қадичуйбори Ҷамоати деҳоти "Сабо"-и ноҳияи Шахринав ба маблағи 40 000 сомонӣ корҳои монтажу сохтмониро анҷом дода, ба мақомоти андоз манбаи андозии бинои сохтаашро дар соли 2018 пешниҳод накардааст. Мақомоти ҳудудии андоз сирри пинҳонкории соҳибкор Б. Саидмуродовро ошкор намуда, дар фаъолияти ӯ назорати камералӣ анҷом

дод. Таҳлили эълонии андоз дар муқоиса бо ҳисоботи пешниҳодкардаи соҳибкор ва иҷрои корҳои сохтмонӣ манбаи андозии кам ҳисобшударо ба маблағи $40000 \times 6\% = 2400$ сомонӣ ҳамчун андозии тибқи низомии содакардашуда муайян намуд. Дар асоси далелҳои шайъӣ мутобиқи моддаҳои 212, 218, 258 ва 263 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз маблағи умумии хароҷотгардидаи $40000 \times 1\% = 400$ сомонӣ андозии иҷтимоӣ ва аз ҳисоби музди меҳнати кормандони кироӣ $7600 \times 25\% = 1900$ сомонӣ кам ҳисоб кардани маблағи андозии иҷтимоӣ муайян шуд.

Дар эълонии ба таври илова пешниҳодшуда ба-

андозҳои пинҳонмондари дар фаъолияти соҳибкор Бахтиёр Саидмуродов ба маблағи 5700 сомонӣ, аз ҷумла, андозии тибқи низомии содакардашуда ба маблағи 2400 сомонӣ, андозии иҷтимоӣ 2300 сомонӣ ва андозии даромад аз шахсони воқеиро ба маблағи 1000 сомонӣ муайян намуд. Соҳибкор Б. Саидмуродов камбудии хешро иқрор намуда, ба мақомоти ҳудудии андоз эълонии иловагӣ пешниҳод намуд ва маблағи ошкоршударо ба бӯча пурра пардохт кард.

Чуноне аз таҳлилҳо бармеояд, новобаста аз анҷом ёфтани корҳои фаҳмондадихӣ ҳоло ҳам андозсупорандагонии зиёде ҳастанд, ки нисбат ба уҳдадорҳои хеш дар назди бӯча бемасъулиятӣ зоҳир намуда, ба қонунвайронкунонӣ роҳ медиҳанд.

Бояд ибронд намуд, ки дар шаҳру навоҳии ҷумҳурии соҳибкории, ки ба бунёди биноҳои маъмурию хизматрасонӣ, истиқоматию маданӣ - равшаннамоӣ машғуланд, кам нестанд. Тавре мушоҳида мешавад, қариб дар ҳар як деҳаи шаҳру ноҳияҳои мамлакат даҳҳо адад сохтмони биноҳои истиқоматию марказҳои хизматрасонӣ ва корхонаҳои хурду бузург бо суръату сифати баланд идома доранд. Албатта, дар ин биноҳо техникаю қувваи қобили меҳнат фаъолият менамоянд, ки ҳар яки он супорандаи андозии иҷтимоӣ ва андозии даромади шахсони воқеӣ мебошанд. Гузашта аз ин, ҳуди соҳибкор низ мутобиқи қонунгузори андоз супорандаи ин ва ё он намудҳои андоз аст, ки пардохти онҳо ҳатмист. Аз ин нуқтаи назар мақомоти ҳудудии андозро зарур аст, ки ба масъалаи зикргардида диққати ҷиддӣ дода, дар дарёфти манбаъҳои нави андоз саҳмгузор бошанд.

Назорати камералӣ маблағи

Муҳаммад ТАБАРЗОДА

Нақши «Иқтисодиёти сабз» дар рушди ҷаҳон

4-уми апрели соли равон дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон дар мавзӯи «Нақши «Иқтисодиёти сабз» дар омӯзиши вазъи экологии кишвар ва роҳҳои татбиқи он» семинари илмӣ-назариявӣ баргузор гардид.

Семинаро муовини ректор оид ба илм, Баҳром Сафаров оғоз бахшида, вобаста ба масъалаҳои баррасишаванда фикру мулоҳизаи хешро баён намуд.

Корманди Институти масъалаҳои захираҳои обӣ ва экологияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон А. Қодиров дар мавзӯи "Самтҳои расидан ба «Иқтисодиёти сабз» ва роҳҳои ташаккулёбии он" ва муаллими калони кафедраи фанҳои табиатшиносӣ В. Орифҷонова дар мавзӯи "Гузариш ба «Иқтисодиёти сабз» тақозои замон"

баромад намуданд. Зимни суҳанронӣҳо гуфта шуд, ки таназзули экологӣ, рақобат барои захираҳои табиӣ ва тағйирёбии иқлим ба суботи сиёсӣ таҳдид мекунанд. Идоракунии самаранок дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва ҳамкорӣ аз тарафи дигар эътимодро ба вуҷуд меоранд. Барои зиндамонӣ ва рушди инсоният гузариш ба "Иқтисоди сабз" зарур аст, зеро ин низомии фаъолияти

баромад намуданд.

Зимни суҳанронӣҳо гуфта шуд, ки таназзули экологӣ, рақобат барои захираҳои табиӣ ва тағйирёбии иқлим ба суботи сиёсӣ таҳдид мекунанд. Идоракунии самаранок дар соҳаи ҳифзи муҳити зист ва ҳамкорӣ аз тарафи дигар эътимодро ба вуҷуд меоранд.

Барои зиндамонӣ ва рушди инсоният гузариш ба "Иқтисоди сабз" зарур аст, зеро ин низомии фаъолияти

иқтисодӣ буда, ба истехсол, тақсирот ва истеъмоли молҳои хизматрасоние вобаста мебошад, ки боиси беҳтар намудани некуаҳволии мардум дар ояндаи дарозмуддат мегардад ва дар айни замон наслҳои оянда зерӣ таъсири хатару хавфҳои муҳити зист ё норасоии экологӣ қарор намегиранд.

Дар анҷом, музокира ва суолу ҷавоб сурат гирифт.

М. ҶУМЪА

СВЕДЕНИЯ

для малого и среднего предпринимательства о специальных и льготных налоговых режимах (МСП)

Более того для МСП предоставляется следующее налоговые льготы:

1. Новые предприятия по производству товаров, начиная с даты первоначальной государственной регистрации, при внесении их учредителями в уставный фонд таких предприятий в течение 12 календарных месяцев после даты государственной регистрации нижеследующих объемов инвестиций, сроком на:

а) 2 года, если объем инвестиций составляет свыше 200 тысяч долларов США до 500 тысяч долларов США;

б) 3 года, если объем инвестиций составляет свыше 500 тысяч долларов США до 2 миллионов долларов США;

в) 4 года, если объем инвестиций составляет свыше 2 миллионов до 5 миллионов долларов США;

г) 5 лет, если объем инвестиций превышает 5 миллионов долларов США.

2. Доходы от туристической деятельности освобождаются на 5 лет от уплаты налога на прибыль (ст.110 НК РТ)

3. Поставка (продажа) единой школьной и дошкольной формы отечественного производства, перечень которых по представлению уполномоченного органа в сфере промышленности по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере финансов и уполномоченным государственным органом утверждается Правительством Республики Таджикистан, освобождены от уплаты НДС (пункт 10) части 2 ст. 169 НК РТ).

4. Поставка (продажа) медицинских препаратов отечественного производства, перечень которых по представлению уполномоченного органа в сфере здравоохранения по согласованию с уполномоченным государственным органом в сфере финансов и уполномоченным государственным органом утверждается Правительством Республики Таджикистан, освобождены от уплаты НДС (пункт 11) части 2 ст. 169 НК РТ).

Следующее виды ввоза товаров освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (часть 4 ст.169 НК РТ):

1. Ввоз, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга), производственно-технологического оборудования и комплектующих изделий к нему для формирования или пополнения уставного фонда (капитала) предприятия или технического перевооружения действующего производства, при условии, что это имущество используется непосредственно для производства товаров, выполнения работ и оказания услуг в соответствии с учредительными документами предприятия и не относится к категории подакцизных товаров.

2. Ввоз медикаментов, медицинского, фармацевтического оборудования и медицинских инструментов в соответствии с перечнем, определяемым Правительством Республики Таджикистан.

3. Ввоз оборудования, техники и строительных материалов для туристических объектов (в том числе гостиниц, лечебных санаторий и курортов, туристических центров и других туристических объектов). Список туристических объектов, наименование и количество ввозимого оборудования техники и строительных материалов утверждаются Правительством республики Таджикистан

4. Ввоз техники сельскохозяй-

ственного назначения, перечень которых утверждается Правительством Республики Таджикистан;

5. Ввоз материалов и предметов для производства медикаментов, перечень которых утверждается Правительством Республики Таджикистан;

6. Ввоз новейших технологий для фармацевтических предприятий и современного оборудования диагностики и лечения;

7. Ввоз технологий, оборудования и материалов для обеспечения потребностей сферы птицеводства и (или) при ввозе товаров непосредственно для собственных нужд птицеводческих предприятий и предприятий по производству комбинированных кормов для птиц и животных.

Между тем, необходимо заметить, что дополнительные стимулы и налоговые льготы могут предоставляться в рамках инвестиционных соглашений, концессий и других нормативно правовых актов, утвержденных Парламентом Республики Таджикистан.

Для СП установлены следующие льготные налоговые режимы:

1. Налогообложения строительства гидроэлектростанции (глава 46 НК РТ).

В период строительства гидроэлектростанции (далее – строительство) на территории Республики Таджикистан заказчик строительства и генеральный подрядчик строительства могут быть полностью или частично освобождены от уплаты следующих налогов (с момента наступления срока уплаты), непосредственно связанных со строительством), по перечню налогов, в размерах и на сроки (период), которые устанавливаются Правительством Республики Таджикистан:

- налога на добавленную стоимость;

- налога с пользователей автомобильных дорог;

- налога на прибыль (налога по упрощенному режиму) (ЗРТ №1046 от 28.12.2013);

- налога на транспортные средства;

- налогов на недвижимое имущество;

- социального налога в отношении иностранных граждан, непосредственно занятых на строительстве гидроэлектростанции;

- государственной пошлины за регистрацию проспектов эмиссии негосударственных ценных бумаг, осуществленных в связи со строительством гидроэлектростанции.

Ввоз товаров для строительства гидроэлектростанций, являющихся особо важными объектами для Республики Таджикистан, подлежит освобождению от налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин в порядке, установленном абзацем седьмым части 4 статьи 169 настоящего Кодекса и статьей 345

Таможенного кодекса Республики Таджикистан

2. Особенности налогообложения вновь созданных и действующих предприятий, занятых полным циклом переработки хлопка-волокна в конечную продукцию (от хлопковой пряди до хлопчатобумажных швейных изделий) (глава 47 НК РТ).

Вновь созданные и действующие предприятия на срок до 12 лет освобождаются от:

-налога на прибыль;

-налога, уплачиваемого по упрощенному режиму;

-налогов на недвижимое имущество.

Ввоз товаров непосредственно для собственных нужд вновь созданными и действующими предприятиями, занятыми полным циклом переработки хлопка-волокна в конечную продукцию (от хлопковой пряди до хлопчатобумажных швейных изделий) (далее - вновь созданные предприятия), освобождается от таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость.

3. Особенности налогообложения птицеводческих предприятий, предприятий по производству комбинированных кормов для птиц и животных (глава 471 НК РТ).

Птицеводческие предприятия и предприятия, занятые производством комбинированных кормов для птиц и животных (далее - предприятия), освобождаются от уплаты следующих налогов сроком на 6 лет:

- налог на прибыль;

- налог на добавленную стоимость;

- налог с пользователей автомобильных дорог;

- налогов за недвижимое имущество.

Ввоз технологий, оборудования и материалов для обеспечения потребностей сферы птицеводства и (или) при ввозе товаров непосредственно для собственных нужд птицеводческих предприятий и предприятий по производству комбинированных кормов для птиц и животных

4. Особенности налогообложения субъектов рынка ценных бумаг (глава 472 НК РТ).

К деятельности профессиональных участников относятся:

- брокерская деятельность;

- дилерская деятельность;

- деятельность по управлению

портфелем ценных бумаг;

- деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг) по операциям с ценными бумагами;

- деятельность по ведению

реестра держателей ценных бумаг;

- депозитарная деятельность;

- деятельность по организации

торговли на рынке ценных бумаг.

Профессиональные участники, в ходе осуществления данной деятельности освобождаются от уплаты

следующих налогов сроком на 5 лет:

- налог на прибыль;

- налог на добавленную стои-

мость.

Эмитенты – юридические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами, чьи ценные бумаги находятся в обращении на фондовых биржах, функционирующих на территории Республики Таджикистан, освобождаются сроком на 5 лет от уплаты налога на прибыль (налога по упрощенному режиму) в зависимости от доходов, полученных от данной деятельности.

Инвесторы – физические и юридические лица, являющиеся резидентами и нерезидентами, получающие доход от обращения ценных бумаг на фондовой бирже Республики Таджикистан, в зависимости от таких доходов, освобождаются от уплаты следующих налогов сроком на 5 лет:

- подоходный налог от прироста стоимости ценных бумаг;

- налог на дивиденды.

5. Налогообложения по соглашениям о разделе продукции (глава 48 НК РТ).

Инвестор, который подписывает с правительством соглашения о разделе продукции, получает право на пользования данного льготного режима.

При выполнении соглашения о разделе продукции, предусматривающего условия раздела произведенной продукции в соответствии статьи 10 Закона Республики Таджикистан «О соглашениях о разделе продукции», инвестор может освобождаться от уплаты налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и акцизы.

6. Основы налогообложения деятельности в свободных экономических зонах (глава 49 НК РТ).

Данный льготный налоговый режим, предусмотренный настоящей главой, применяется только в отношении субъектов свободной экономической зоны. Субъекты свободной экономической зоны и администрация свободной экономической зоны в рамках деятельности, осуществляемой в свободной экономической зоне, и используемого имущества освобождаются от уплаты всех налогов, установленных настоящим Налоговым кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан, за исключением подоходного налога на физических лиц и социального налога.

Указанная льгота применяется только к части деятельности субъектов свободной экономической зоны в рамках этих экономических зон. В настоящий момент в Республики Таджикистан существует 4 СЭЗ это Согд, Дангара, Пяндж и Ишканим.

Необходимо отметить, что в соответствии с Законом Республики Таджикистан от 21.02.2018г, №1511 в целях поддержки малого среднего бизнеса в Налоговый кодекс Республики Таджикистан внесены следующие изменения:

- с 1 января 2018 года, Налоговый кодекс Республики Таджикистан дополнена Статьей 21 «Порядок вступления в силу нормативных правовых актов Республики Таджикистан в налоговой сфере». Цель данного дополнения является устранения коллизии и противоречий между нормами Налогового кодекса Республики Таджикистан, установления в Налоговом кодексе Республики Таджикистан норм, регулируемых Законом Республики Таджикистан «О нормативно правовых актах»;

- с 1 января 2018 года в частях 2 и 3 статьи 29 НК РТ заменены цифры «15» на «25» и в части 4 данной статьи цифры «24» заменены на «36». Теперь плановые документальные проверки налогоплательщиков, валовой доход которых за предшествующий календарный год превышает 25 миллионов сомони, проводятся не чаще одного раза в год, а налогоплательщиков, валовой доход которых меньше 25 миллионов сомони, проводятся не чаще одного раза в два года. Также, первая плановая документальная проверка деятельности субъекта малого предпринимательства, уплачивающего налог по упрощенной системе, может быть проведена только по истечении 36 полных календарных месяцев со дня его государственной регистрации;

- с 01.01.2018 года запрещается проведение камерального контроля в период проведенных комплексных и тематических проверок, повторное проведение камерального контроля, а также проведение камерального контроля более одного раза за шесть календарных месяцев;

- с 01.01.2018 года проценты начисляются в размере 0,05 процента от суммы налоговой задолженности за каждый календарный день недоплаты или переплаты (часть 9 статьи 73 НК РТ). До этого размер начисления составлял 0,08 процент.

- с 01.01.2018 года в целях защиты прав налогоплательщиков акты и решения налоговых органов, которые рассчитаны, разработаны и приняты вопреки требованиям данного Кодекса, ограничивающие или запрещающие права и законные интересы налогоплательщиков, не имеют юридической силы (часть 1 статьи 81 НК РТ).

В то же время, на веб-портале Налогового комитета реализованы сервисы электронных услуг, в том числе электронные счета-фактуры НДС и программа для ввода счетов-фактур НДС; портал электронных услуг для госслужащих; просмотр информации Единого государственного реестра; просмотр показателей контрольно-кассовых машин со стороны субъектов и другие.

С начала 2018 года реализован онлайн-сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», что дает возможность в электронном виде сформировать пакет необходимых документов и направить в налоговые органы для государственной регистрации нового субъекта.

С мая 2018 года в вебсайте Налогового комитета внедрен Интернет-Эквайринг с использованием банковских платежных пластиковых карт Виза, Мастер кард и Национальной карты. С использованием Интернет-Эквайринга юридические и физические лица уплачивают местные налоги (налог на транспортные средства и налоги на недвижимые имущества).

С. ВАЗИРОВ

ТТЭ ҲНИ арзишҳои миллӣ ва давлатиро нодида мегирад

Аслан, имрӯз дар шароити сулҳу оромӣ, рушди устувор, тақвияти баҳши хусусӣ ва бунёди инфрасохтори васеи иқтисодӣ ва иҷтимоӣ дар ҷумҳурии азизамон барои мавҷудияти ҷунин неруи сиёсӣ ҷун Ҳизби наҳзати исломӣ зарурате боқӣ наместонад ва ба таври табиӣ нопадид шудани он як амри воқеист. Ҳодисаҳои даҳшатбори кишварҳои арабӣ, бахусус дар минтақаи Ховари Миёна, гувоҳи медиҳанд, ки мавҷудияти созмоне мисли ТТЭ ҲНИ барои оромии ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон хатарнок аст.

Имрӯз бояд воқеъбинона ба насли ҷавон оид ба таърихи пайдоиш ва ҳиёнатҳои ин ҳизб маълумоти фарогир дода шавад, аҳдофи шумаш бозгӯ гардад, зарфият, ғунҷоӣ ва ҳайсиати он ба ҷанд далел зери суол қарор гирад:

Агар ин ҳизб дар ҳақиқат аз тарафи рӯҳониёни тоҷик ба нафъи мусулмонан идора мешуда бошад, пас чаро бо ниҳодҳои ғуноғуни хориҷӣ ҳамкорӣ мекунад, дар ҳоле ки ғароишҳои мазҳабӣ, сиёсӣ ва фарҳангии онҳо бо арзишҳои суннатии динии миллати тоҷик созгор нест?!

Пас аз истиқрори сулҳ як ғурӯҳ намоёндагон ин ҳизб ба сари қудрат расиданд. Суоле ба миён меояд, ки онҳо барои дину мазҳаб, ваҳдати эътиқодӣ ва наشري осори исломӣ бо истифода аз ғурсату шароити муносиб ҷӣ хидмати арзишманде анҷом

доданд? Танҳо сарват ҷамъ карданду суннати ҷанд зан доштан ва бадахлоқии носозгор бо исломро пос доштанд. Илова бар ин, наҳзатиҳо бар ин ақидаанд, ки дар бораи ислом суҳан ғуфтан, имоматӣ кардан ва муайян намудани арзишу муқаддасоти динӣ ҳаққу ҳуқуқи номаҳдуди аъзои як маҳал муаррификунандаи ҳизби онҳост. Ва суҳанронии масъалағузорихояшон ҳатман аз мавқеи “авлиё-ул-Лоҳ” буданд.

Ҳар ғоҳ наҳзатиҳо аз қудрат дур мешаванд, аз оҷизии нотавонӣ номи исломро барои худ сипар карда, бо услуби авомфиребона аз беадолатӣ, поймол шудани ҳуқуқҳо ва фишору таъйиқи аъзоёнашон дар тамоми ҷаҳон садо баланд мекунанд, дар ҳаққи миллату Ҳукумати кишвар бадғӯихоро раво мебинанд. Аҷабо, яъне агар қудрат дар дасти онҳо нест, пас миллати тоҷик ноҳуб аст.

Рӯҳониёни ба ном саршиноси ин ҳизб ба мазҳабҳои бегона ғаравида, қишру табақаҳои ғуноғуни ҷомеаро низ ба ин равандҳои номатлуб ҷалб мекунанд. Ин самти хатарноки фаъолияти ҳизб метавонад моро дар ояндаи наздик ба даргириҳои саҳти эътиқодӣ ва мазҳабӣ мувоҷеҳ созад.

Роҳбарияти ин ҳизб пайваста аз кишварҳои хориҷӣ дидан карда, бо китфбӯсиҳои хоҷаҳои берунашон аз онҳо маслиҳат мегиранд. Навор ва аксҳои тасдиқкунанда дар интернет аз муздур

будани ин ҳизб, муддаиён ва роҳбаронаш дарак медиҳад. Онҳо дар ҳар ҷое, ки бошанд, саъй мекунанд то умри идораи минбари масҷидҳо дар ихтиёрашон бошад. Масалан, моҳи апрели соли 2018 дар яке аз намозхонаҳои шаҳри Варшава (prayer room), ки дар ихтиёри салафиёни тақфирӣ ва ҷиҳодии аз Русия фироркардаи Осиёи Марказӣ қарор дошт, байни салафиҳо ва наҳзатиҳои тоза воридшуда барои имомхатибӣ задухӯрд ба вуҷуд омад. Нерӯҳои қудратии шаҳр ва исломии чеченӣ ба ин ҳодиса даҳолат карда, ваъжиятро ором карданд ва ба наҳзатиҳо оид ба рафтори хашмғинашон ҳушдори ҷиддӣ доданд.

Мусоҳиба ва ғузоришҳои пайвастаи пешвоёни ин ҳизб аз мутеъ ва вобаста ба қудратҳои будани он дарак медиҳад. Ба хотири неқбин намудани хориҷиён нисбат ба ҳизби худ онҳо дар сафарҳои пайваста ба Амрикову Аврупо ва Осиё ҳизбашонро демократию таҳаммулпазир ва ҷабрдида нишон медиҳанд. Вале, акнун дар ҳама ҷо аз воқеияти хосторҳои ин ташкилоти тундрав огоҳии комил ёфтаанд.

Дар таҷрибаи сиёсии ҷаҳонӣ ҳизбҳои буданд, ки бо роҳи мусаллаҳ ва таҳрибкорӣ барои қудрати сиёсӣ мубориза мебуданд. Вале ҳар ғоҳ аз платформаи ифротӣ даст кашида, меҳостанд вориди рақобати соҳандаи сулҳомез шаванд. Нахуст аз ҷинойату

таҳрибкорӣҳои содирнамудаи худ ба таври ошкоро изҳори пушаймонӣ карда, аз ҷамватанон уэрҳои менамуданд ва талаби омурзиш меҳостанд. Андешаҳои ифротии идеологияро, ки дар ойиннома, стратегияи фаъолият, суҳанрониҳо ва маводи наشري иброз шуда буданд, қатъан мавриди нақӯиш қарор дода, аз ин ғуна андешаҳо даст мекашиданд. Вале таърих то ҳанӯз ҷунин изҳоротро аз наҳзатиёни собиқадор ва навин ғувоҳ нест.

Мисолҳои овардашуда баёнғари онанд, ки ТТЭ ҲНИ арзишҳои динӣ ва миллиро қоилад нест ва ба хотири расидан ба аҳдофи сиёсӣ аз ягон роҳу усули мубориза рӯй намегардонад. Ин ҳизб ҳудро дар зоҳир масъулиятшинос ва хайрхоҳу ғамхори мардуми кишвар медонад, вале дар асл ин ҳама даъвоҳои дурӯғин буда, ба ҷуз аз назари мардум пинҳон доштани тавқи муздурии солҳои сол бар ғарданашон овезон ҷизи дигаре беш нест. Бегумон, ҳар раванду ҷараёни дурӯғин, риёкорӣ ва ҷоплусӣ оқибат ошкор хоҳад шуд ва он рӯзҳо дур нест, ки ҷеҳраи воқеии ТТЭ ҲНИ ва хоҷагону пуштибонони хориҷиашон шаръан ва моҳиятан ошкор шавад. Албатта, ҳуб мешуд, ки агар роҳбарияти ҳизб бо дарназардошти ваъжи кунунӣ иқрор шавад, ки имрӯз дар кишвар ниёзе ба будани ҷунин ҳизби хусусияти динидошта вуҷуд надорад, ки онро Ҳофизи лисонулғайб басо барҷаста ифода намудааст:

Эй мағас, арсаи симурғ на ҷавлонғаҳи туст,
Ирзи худ мебарии заҳмати мо меdorf.
Файзулло БАРОТЗОДА,
директори Маркази исломшиносӣ
дар назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Навӣ беи хушбӯй								Зулмдида, ситамкаш						меваи сурхи донадор
								Хоҳиш, талаб		Ҷойи воридшавӣ		Ороиш, зевар	Мурғобӣ	
								Фиристондан, рои кардан		Калом, ғуфтор		ғулоб	...ву торо	
								Сусткор, бешитоб		Ҷубтарош		Сутун, поя	Ашӯла, суруд	
				ПАНРИ				рақами тартибӣ						
Муқобили саҳт		падар ба забони арабӣ		Садоқат	Дуредғар		Бут	Шиша, булӯр		Зулфия ..., шоира	Об кардан		Fe	
	Нишон, ном						БЕР...							
	Зинапояи ҳаво-паймо		Ғуаштан аз оби ҷӯй		Муҳаммад ..., боксёр			Мучрим, содиркунандаи ғуноҳ	Ягона, якка, алоҳида					
	Паридан				Хо Ши ..., доҳии Ветнам			Чорво				Тамғай ҳаво-паймо		
						Мулоимӣ					Тамғай марғарин			

БАРҲАМ МЕХӢРАД

■ ҶДММ «Симкарта Росии» (РЯМ 0210014952) воќеъ дар ноҳияи Шоҳмансур, барҳам меҳӯрад.

■ ҶДММ «Корвон Компания» (РЯМ 1810002939) воќеъ дар шаҳри Кӯлоб, барҳам меҳӯрад.

■ ҶДММ «Комрони Шомуддин» (РЯМ 1810000042) воќеъ дар шаҳри Кӯлоб, барҳам меҳӯрад.

■ Ташкилоти ғайритиҷоратии «Иттифоқи кооперативҳои кишоварзии истеъмолии вилояти Сӯғд» (РЯМ 5110005166) воќеъ дар шаҳриХучанд, барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии «Аҳмади Сафарзода» (РЯМ 5410004316) воќеъ дар ноҳияи Зафаробод барҳам меҳӯрад.

■ ҶДММ «Хуаксин Ғаюр (Дангара) Пекиҷ» (РЯМ 2210004005) воќеъ дар ноҳияи Данғара, барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии «Ғафуров Қ» (РЯМ 1810006523) воќеъ дар шаҳри Кӯлоб, барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи истеҳсолии «Ишмурод» (РЯМ 2910000042) воќеъ дар ноҳияи Вахш, барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии «Асрор-М» (РЯМ 3310007287) воќеъ дар ноҳияи Ҷ.Балхӣ, барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии «Хурсандӣ» (РЯМ 3410001641) воќеъ дар ноҳияи Кӯшониён, барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии «С у х р о б - 2 0 1 2 » (Р Я М 3410006160) воќеъ дар ноҳияи Кӯшониён, барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии «Қараи Насрулло» (РЯМ 3410002686) воќеъ дар ноҳияи Кӯшониён, барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии « Р а ҳ м а т б о б о » (Р Я М 3310001512) воќеъ дар ноҳияи Ҷ.Балхӣ, барҳам меҳӯрад.

■ ҶДММ «Мӯҳаммадҷон-Б» (РЯМ 3810002708) воќеъ дар ноҳияи Шаҳритус, барҳам меҳӯрад.

■ ҶДММ «Умед -М» (РЯМ 3810002699) воќеъ дар ноҳияи Шаҳритус, барҳам меҳӯрад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Гулов Низомуддин (РЯМ 0331226235) аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Қаюмов Бахтиёр (РЯМ 0330081245) аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Давлятмуродов Файзмӯҳаммад (РЯМ

0331189284) аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Абдуллоева Фариза (РЯМ 0331378273) аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Ғоибов Ҷамолиддин (РЯМ 1130007845) аз ноҳияи Нуробод, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Ш а ҳ о д а т н о м а и бақайдгирии мутааллиқ ба ХД «Кабуди» (РЯМ 5230006339) аз ноҳияи Айнӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатнома ва иқтибоси соҳибкори инфиродӣ Исмонов Сайхуҷа (РЯМ 0130098284) аз ноҳияи Шоҳмансур, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ ба Х/Д «Бобои Калон» (РЯМ 6630008835) аз ноҳияи Кӯхистони Мастҷоҳ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Ш а ҳ о д а т н о м а и бақайдгирии мутааллиқ ба МТМУ № 18 (РЯМ 6630008835) аз ноҳияи Кӯхистони Мастҷоҳ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Ҳусенова Заррина №0217437 (РЯМ 0530161326) аз шаҳри Ваҳдат, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Авғонов Қурбоназар №0010533 (РЯМ 0530002037) аз шаҳри Ваҳдат, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Набиев Амриддин (РЯМ 0530178037) аз шаҳри Ваҳдат, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Мубаширов Душанбе (РЯМ 7030019288) аз шаҳри Хоруғ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Бобобеков Ғафурҷон (РЯМ 6230001819) аз шаҳри Истаравшан, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Раҷабалиев Беҳруз (РЯМ 1830019226) аз шаҳри Кӯлоб, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Табарова Анзарат (РЯМ 0530147549) аз шаҳри Ваҳдат, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Сангинов Мурод Баротович (РЯМ-5530237827)

аз шаҳри Исфара, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Ашуров Амин Каримович (РЯМ-5430029138) аз ноҳияи Зафаробод, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Пармонова Мунира (РЯМ 3830018079) аз ноҳияи Шаҳритус, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Гочева Сулғун (РЯМ 3030046727) аз ноҳияи Дӯстӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Ҷомиев Ҳамра (РЯМ 3030004826) аз ноҳияи Дӯстӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Ш а ҳ о д а т н о м а и бақайдгирии мутааллиқ ба ҶСП «Ужунтай Хатлон Син Силу»(РЯМ 2810005156) аз ноҳияи Дӯстӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Додомирзоев Рашид (РЯМ 2830014383) аз шаҳри Бохтар, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Додомирзоева Клара (РЯМ 2830014367) аз шаҳри Бохтар, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкори инфиродӣ Холмирзоева Қурбонқиз (РЯМ 3830000809) аз ноҳияи Шаҳритус, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкори инфиродӣ Раҳмонбердиева Парвина (РЯМ 3530059335) аз ноҳияи А.Ҷомӣ, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Ш а ҳ о д а т н о м а и бақайдгирии мутааллиқ ба Х/Д «Сино» (РЯМ 4230002370) аз ноҳияи Н.Хусрав, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ ба КТ «Қараи Насрулло» (РЯМ 3410002686) аз ноҳияи Н.Хусрав, бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

■ Сертификати ҳуқуқи истифодаи замини дараҷаи А №0333593, рақами қайди №16314, ки онро Кумитаи заминсозии ноҳияи А.Ҷомӣ санаи 30.04.2012 №239 ба аъзоёни Х/Д«Амир» додааст бинобар ғум шуданаш беъътибор дониста шавад.

ЭЪЛОН

Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки аз ҷониби мақомоти андоз модули нави хизматрасонӣ барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо бо тартиби электронӣ таҳия шуда, дар сомонаи расмии Кумитаи андоз бо суроғаи электронии (<http://andoz.tj>) ҷойгир шудааст.

Тибқи модули нав андозсупорандагон имконият доранд, ки ҳуҷҷатҳои заруриро барои бақайдгирии давлатии таъсисҳои шахсони ҳуқуқӣ, соҳибкорони инфиродӣ ва филиалу намоёндагиҳои шахсони ҳуқуқӣ хориҷию дохилӣ бемонеа, бо тартиби электронӣ, ба шӯба ва бахшҳои бақайдгирии давлатии маҳалли фаъолияти худ пешниҳод намоёнд.

Ариза ва ҳуҷҷатҳои пешниҳодшуда аз ҷониби андозсупорандагон дар шакли электронӣ, ҳамарӯза аз ҷониби бахши бақайдгирии давлатии маҳалли фаъолияти онҳо, маҳалли ҷойгиршавии шахси ҳуқуқӣ баррасӣ ва дар мавриди пурра ва дуруст пешниҳод гардидани ҳуҷҷатҳо субъекти соҳибкорӣ ба қайди давлатӣ гирифта мешавад.

Аз андозсупорандагон ва шаҳрвандон хоҳиш мекунем, ки тартиби электронии пешниҳоди ҳуҷҷатҳоро барои бақайдгирии давлатӣ истифода намоёнд, зеро он бевоқифа барои сарфаи вақт ва маблағҳои онҳо таҳия ва ҷорӣ шудааст.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН

Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки мутобиқи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муассисони шахсони ҳуқуқӣ вазифадоранд, ки аз лаҳзаи таъсис додани шахси ҳуқуқӣ, дар давоми як соли минбаъда, ҳиссаи ҳудро дар сармояи оинномавии он ташаккул дода, дар ин ҳусус маълумоти заруриро ба Феҳристи ягонаи давлатӣ ворид намоёнд. Дар ҳолати ташаккул надодани ҳадди ақали ҳаҷми сармояи оинномавӣ, шахси ҳуқуқӣ тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон барҳам дода мешавад. Мақомоти анҷомдиҳандаи бақайдгирии давлатӣ ҳуқуқ дорад, барои барҳам додани чунин шахс ба суд муроҷиат намоёнд.

Ташаккул додани сармояи оинномавӣ, пеш аз ҳама, ба манфиати худӣ шахси ҳуқуқӣ буда, ҳамзамон ҳуқуқи соҳибмӯлкии муассисро ба шахси ҳуқуқӣ тасдиқ менамояд.

Бинобар ин, аз муассисони шахсони ҳуқуқӣ хоҳиш карда мешавад, ки сармояи оинномавии шахсони ҳуқуқиро ташаккул дода, маълумоти заруриро дар ин ҳусус ба шӯба ва бахшҳои бақайдгирии давлатии маҳалли қайди шахси ҳуқуқӣ пешниҳод намоёнд.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН

Шаҳрвандон ва андозсупорандагони муҳтарам!

Ба маълумоти шумо мерасонем, ки мутобиқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 июли соли 2015, таҳти № 332 "Дар бораи шакл ва тартиби истифобарии Дафтари бақайдгирии санҷишҳо" Дафтари бақайдгирии санҷишҳо аз ҷониби мақомоти андоз, яъне нозиротҳои андоз, шӯба ва бахшҳои бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ дар шаҳру ноҳияҳо, ба андозсупорандагон ройгон дастрас мешавад.

Дастрас ва дар фаъолияти худ пеш бурдани Дафтари бақайдгирии санҷишҳо ба манфиати андозсупорандагон буда, барои пешгирӣ намудани ҳама гуна санҷишҳои беасос дар фаъолияти онҳо мусоидат менамояд.

Бинобар ин, аз шахсони ҳуқуқӣ новобаста аз шакли молиякӣ ва соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда хоҳиш менамоем, ки аз мақомоти андози маҳалли қайди худ Дафтари бақайдгирии санҷишҳоро ройгон дастрас карда, дар фаъолияти худ истифода намоёнд.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

АЗ ТАҶРИХИ АНДОЗ

АНДОЗ ВА АНДОЗБАНДӢ ДАР ДАВРАИ СОТСИАЛИЗМИ МУТАРАҚҚӢ ВА СОТСИАЛИЗМИ ПАСИН

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Тақомули шаклҳо ва методҳои ба буҷет ворид кардани навуҳои алоҳидаи даромадҳо дар давраи баъди ҷанг боиси афзоиши қисми даромади буҷет гардиданд. Соли 1950 онҳо 42,3 млрд. рубл, 1960 – ум 77,1 млрд. рубл, 1965-ум 102,3 млрд. рубро ташкил доданд. Афзоиши захираҳои молиявии кишвар ва дар ин замина зиёд гардидани даромадҳои буҷети давлатӣ имконияти қабули қонунро дар бораи нафақаи давлатӣ фароҳам оварданд. Маблағи нафақа ва миқдори нафақахӯрон хеле зиёд шуд ва мутобиқи ин маблағҳои бештар барои нафақа ҷудо гардиданд.

Дар моҳи октябри соли 1959 Шӯрои Олии ИҶШС Қонунро дар бораи ҳуқуқҳои буҷетии ИҶШС ва ҷумҳуриҳои иттифоқӣ қабул намуд. Ҳадафи ин Қонун беш аз пеш мустақкам намудани буҷет ва шоҳаҳои ҷудогонаи он буд. Тартиботи муайяннамудаи Қонун оид ба мураттабсозӣ, тасдиқ ва иҷрои буҷетҳо, ҷараёни тақсими даромадҳо дар қоидаҳои мураттабсозӣ ва иҷрои буҷети давлатии ИҶШС, ки Вазорати молияи ИҶШС соли 1975 ҷорӣ намуд, бо ҷузъиёт баён ёфтаанд.

Дар солҳои Ҳафтсола (1959 -- 1965) даромади миллӣ ва буҷети давлатӣ афзуданд. Моҳи майи соли 1960 Қонун дар бораи барҳам додани андоз аз музди меҳнати коргарону ходимони давлат қабул гардид, вале он дар ҳаёт татбиқ нашуд.

Аз соли 1961 сар карда миқёси нави нархҳо таъин шуд. Ин чорабинӣ бевосита ба буҷет тааллуқ дошт, чунки ҳаҷми он ба триллионҳо расида буд ва дар ташкили корҳои банақшагирӣ ва баҳисобгирии иҷрои он мушкилиро пеш меомаданд.

Дар охири Ҳафтсола оид ба шаклҳо ва методҳои хоҷагидорӣ, оид ба тақомули муносибатҳои молиявӣ дар хоҷагӣ, оид ба хусусиятҳо ва принципҳои муносибатҳои байниҳамдигарии хоҷагӣ ва буҷет баҳсҳои тезу тунде ба миён омаданд.

Пешрафти ҳарҷонибаи иқтисодӣ дар даврони сотсиализми мутараққӣ афзоиши нақшу мақоми категорияҳои арзишӣ ва зарурати тақомули онҳоро ифода мекард.

(Давом дорад)

Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ
«Аз таърихи молия, андоз ва ташаккули низоми андозбандӣ дар Тоҷикистон»



Шалғамча ёрирасони хуби камхунӣ

Шалғамча (редиска) ба муқобили мондашавии бардавом, суст шудани масунӣ (иммунитет), камхунӣ ёрирасони хуб мебошад. Истеъмол намудани шалғамча боиси зиёд шудани миқдори гемоглабии дар организм мегардад. Вақти тановули хӯрокҳои рағанин, саҳт бирёншуда бо шалғамчаи ба хӯриш иловашуда ҳазми хӯрокро хуб месозад.

Истеъмоли шалғамча ба шахсони дучори бемориҳои меъда низ фоида дорад. Ғоз (клетчатка)-и таркибаш истеҳсоли моеи меъдари ҳавасманд менамояд.

Барои руҳ надодани норасоии

витаминов (авитаминоз) дар фасли баҳор ҳамеша шалғамчаро истеъмол кардан бамаврид аст.

Рӯзе ҳадди ақал хӯриш ё ғизои шалғамча иловашуда истеъмол намоед, организм бо миқдори якрӯзаи кислотаи аскорбин таъмин мегардад. Истеъмоли шалғамча аз сабаби маҳсулоти камкалория буданаш, ба шахсони парҳездошта хеле муфид мебошад. Истеъмол намудани шалғамча зиёдтар ба одамони дучори бемории қанд муфид аст. Моҳаҳои таркиби ин зироати ползӣ миқдори қандро муътадил менамояд.

■ АЗ ЭЙНШТЕЙН ҲАМ ДОНОТАР

Дар 11 - солағи Майкл Кирни худро дар донишгоҳи Флорида номнавис кард, то ки илми иқтисодро аз худ намояд. Майкл, аллакай, дар яқсолағи хонда метавонист, дар сесолағи якҷанд пйесаи Шекспирро азёд медонист, дар чорсолағиаш ҳамаи барномаҳои компютерро ба бозӣ медаровард. Ко-эффитсиенти интеллекти Майкл баробар ба 200 IQ буд, аз Эйнштейн - ҳамағи ба 173 мерасид. Аммо, нобиғаи хурдсол бо хоксорӣ мегуфт: «Аз ҳама зиёд бо дигар бачаҳо бозӣ карданро дӯст медорам».

ҚАТАР- кишвари бой



Қатар давлати соҳибистиклол буда, 11 586 километри мураббаъ масоҳат дораду дар нимҷазираи хурдак, дар соҳили нимҷазираи Арабистон, ки нисбатан калонтар аст, ҷой гирифтааст. Дар ин ҷо 2,2 миллион нафар ба сар мебарад. Ҳиссаи маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба сари ҳар нафар аҳоли хеле баланд буда, тақрибан 104 000 долларро ташкил медиҳад.

Ақсар меҳмонхона ва тарабхонаҳои кишвар замонавӣ буда, хӯрокҳои миллии Қатарро пешниҳод медоранд вале, тарабхонаҳои амрикоӣ низ барои нафарони хоҳишманд мавҷуданд. Дороиҳои кишвар аз осорхонаҳо, иншооти аҷибӣ маҳаллӣ, барномаҳои варзишӣ аз рӯи намудҳои гуногун иборатанд.

Сатили сӯхторнишонӣ

чаро шакли махруб (конус)-ро дорад?

Ин савол ҷавоби саҳл дорад. Сабаби аслии чунин шакл гирифтани сатил дар он аст, ки онро надӯзданд. Баъдан барои корҳои хоҷагидорӣ нолозим мебошад, чунки онро дар замин, ҳатто рост монда ҳам намеша-

вад. Дигар ин, ки сатил базудӣ дуздиро ошкор мекунад. Чунки шакли махсус дошта, аз сатилҳои одӣ фарқ дорад. Аз ҷониби дигар ин намуди сатилҳо дар фасли сармо барои аз ҳавзи яхбаста об гирифтани хеле мувофиқ



мебошанд. Бо нӯги махрубияш яхро шикаста, аз ҳавз об гирифтани хеле осон аст. Махсусияти сеюмаш ин аст, ки ҳангоми сӯхторхомушкунӣ онро метавон ба ҷойи тоскулоҳ низ истифода бурд.

«ЛАЪЛИИ ПАРОН» дар Словакия

Чанд сол қабл дар пойтахти Словакия пули ғайриодие сохтанд. Сокинони Братислав бо сабаби сохти ғайриодинаш онро «Лаъли парон» номиданд. Ин пул на танҳо сокинони кишвар, балки сайёҳонро низ дар ҳайрат гузоштааст.

Майдони назоратии он тарзе ҷойгир шудааст, ки гӯё «Лаъли парон» ба сутунпояҳои пул бархӯрда, он дармонда бошад. Симҳои аз сутунпояҳо кашидашуда, чун шуълаҳои аз бархӯрди ногаҳонӣ қаҳида ба назар мерасанд.

Асрори қиматтарин мусаввара

Бахт ба рӯи расом Чексон Поллок хандиду асари ӯ «Рақами 5, 1948» гаронарзиштарин мусаввара дар соли 2006 эътироф гашт. Он дар музояда ба маблағи 140 миллион доллар савдо шуд. Аҷибаш ин ки Чексон дар тасвири ин мусаввара зиёд заҳмат накашида, каме рангро ба як пора ҷўбсанге (фибролит) пош дода буд.

**Боҷу
ХИРОҚ**

МУАССИС:

КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФӢ

ҲАЙАТИ ТАҶРИРИЯ ВА МУШОВАРА:

ДАВЛАТЗОДА Н. М. - Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҚАҲҲОРЗОДА Ф. С. - Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон;

СОЛЕҲЗОДА А. М. - муовини аввали Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ЮСУФИ П. С. - муовини Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон;

ИСМОИЛЗОДА Х. И. - муовини Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; НАБИЕВ Б. - сардори Раёсати таъмини ҳуқуқи Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон.

Дар ҳафтанома ба хотири гуногунандешӣ матолибе низ нашр мешавад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифони ҳамакида набошад ва масъулияти онро ба дӯш нагирад.

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги ҷумҳурии тахти рақами 597 номнавис шудааст.

Ҳафтанома бо шаходатномаи №0310003650 дар Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст.

➤ **Тел:** 233-08-41 (муҳбирон), 44-600-41-76 (шӯбаи эълон ва обуна)

➤ **Навбатдор:** Фирдавси АБДУРАҲМОН

➤ **Тарроҳ:** Сафаралӣ САТТОРОВ

Суроға: ш. Душанбе, х. Н. Қарабобоев 42/3, бинои Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе

➤ **Индекс:** 68930

Рӯзнома дар нашриёти
«Шарқи озод» ҷоп шудааст.

Тездод: 72 127